

**ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВА,
БИЗНЕСА И ПОЛИТИКИ**

УДК 332
ББК 65.04

На правах рукописи

ТЮРЯЕВ ДЖАМШЕД АСКАРОВИЧ

**РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ
СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН)**

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством (региональная экономика)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

ХУДЖАНД – 2020

Работа выполнена на кафедре экономики предприятий и региона Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики

Научные руководители:

Шарифзода Мумин Машокир,

доктор экономических наук, профессор, ректор Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики

Аминов Дадохон Гайбуллоевич,

кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики

Официальные оппоненты:

Мухаббатов Холназар Мухаббатович,

доктор географических наук, профессор кафедры туризма и методики преподавания географии Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни

Комарова Галина Борисовна,

кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой экономики и предпринимательства Института экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции

Оппонирующая организация:

Таджикский национальный университет

Защита состоится «30» апреля 2020 г. в 09⁰⁰ часов на заседании диссертационного совета 6D.KOA-023 при Таджикском государственном университете права, бизнеса и политики по адресу 735700, г. Худжанд, 17 микрорайон, дом 1.

С диссертацией можно ознакомиться на сайте <http://www.tsulbp.tj> и в научной библиотеке Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики.

Автореферат разослан “ _____ ” _____ 2020 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

кандидат экономических наук, доцент

Самадова З.А.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития общества, при обострении экономических, социальных и экологических проблем, все более актуальным является сохранение здоровья отдельного человека и социума конкретной территории, появляется целый спектр потребностей, реализацию которых обеспечивает туристско-рекреационная отрасль хозяйства.

Формирование социально-экономических отношений в данной отрасли на региональном уровне происходит в рамках формирования и развития регионального рекреационного потенциала, использование которого является одной из важнейших задач, которая позволяет ускорить общее региональное развитие, что отвечает основным принципам устойчивого развития страны.

В Республике Таджикистан в течение нескольких лет стабильно растут показатели развития туристического бизнеса, количество санаторных учреждений, численность рекреантов, а также иностранных и внутренних туристов. Данной тенденции способствует политика государства направленная на развитие туристско-рекреационного комплекса.

В своем очередном Послании Маджлиси Оли, Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон отметил: «Туризм считается одной из важнейших сфер по обеспечению занятости трудоспособного населения, повышению уровня жизни народа, развитию других сфер услуг и производства, а также сферой, представляющей историю, культуру, природу и национальные традиции. Для развития этой сферы в стране сформированы все необходимые нормативно-правовые основы, кроме того, также осуществляются стимулирующие меры. Благоприятные природные условия и климат Таджикистана предоставляют отличные возможности для организации современного обслуживания туристов и развития различных видов туризма по всей стране. С целью развития сферы туризма, достойного представления туристических возможностей страны и национальной культуры на международной арене, а также привлечения инвестиций в туристическую инфраструктуру предлагаю объявить 2019-2021 года в стране Годом развития села, развития туризма и народных ремесел»¹.

Несмотря на положительную динамику, активное формирование инфраструктуры рынков рекреационных и туристических услуг, роста уровня их качества и расширение спектра, состояние развития туристическо рекреационной сферы Республики Таджикистан и в частности Согдийской области не соответствуют существующим возможностям.

Среди важных проблем использования туристско-рекреационным комплексом Согдийской области рекреационного потенциала следует выделить: неравномерность и пространственную диспропорцию в развитии территорий региона; низкую инвестиционную активность в отрасли; недостаток

¹ Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26.12.2018 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.president.tj/ru/node/19089> (дата обращения: 12.01.2019)

высококвалифицированных профессиональных кадров; моральный и физический износ инфраструктуры рекреационно-туристского комплекса; отсутствие единой информационной базы, а также несовершенство системы сбора и обработки статистической информации; недооценка туристско-рекреационных ресурсов с точки зрения инвестиционной привлекательности территории региона; отсутствие целевой программы развития рекреационного комплекса региона; недостаточность национального рекламного бюджета на продвижение региональных туристско-рекреационных продуктов на внутреннем и внешнем рынках и т.д.

Таким образом, в Согдийской области существует острая необходимость в реализации комплекса мероприятий, направленных на эффективное использование рекреационного потенциала и формирование системы современных курортно-санаторных комплексов, способных решать как медико-социальные задачи, так и экономические проблемы формирования индустрии туристско-рекреационной деятельности в регионе.

Все вышеизложенное характеризует актуальность и практическую значимость исследования регионального рекреационного потенциала и эффективности его использования в контексте социально-экономического развития.

Степень разработанности проблемы. Среди наиболее известных зарубежных авторов, внесших значительный вклад в изучение теоретико-методологических аспектов туристско-рекреационной отрасли и рекреационного потенциала можно выделить следующих учёных: Преображенский В.С., Лукьянова Л.Г., Коленда Н.В., Овчаренко Л.А., Зализняк Е.А., Мироненко Н., Бочкарёва М., Новикова В.И., Симонян Г.А., Мысова О.С., Каменских Э.А., Нудельман М.С., Серебренников И.В., Татаренко В.И., Ушакова Е.О., Куклина Е.А., Егорова Е.Н., Мотрич О.В., Ячменева В.М., Туголукова Е.Ю., Мезенина О.Б., Комарова М.Е., Ахобадзе Д.Т., Карасев А.С.

Теоретические и практические аспекты туризма, рекреационного потенциала регионов Республики Таджикистан изложены в трудах академиков АН РТ: Назарова Т.Н., Рахимова Р.К., Каюмова Н.К., а также в работах ученых – экономистов Мухаббатова Х.М., Разыкова Б.Х., Ризокулова Т.Р., Шарифзода М.М., Табарукова М.И., Баратова Р.Б., Курбоншо Ё.К., Чуршиной А.В., Пагануцци Н. В., Мамаджанова С., Мукимова Р. Одиловой Р., Зоидбоева З.М., Бобохонова С.Б., Восидова З.В., Хомидова Б.Х., Бегматова З.Р., Муртазаева У.И. и др.

Однако, несмотря на значимость научных результатов рассмотренных исследований перечисленных авторов, вопрос оценки, формирования и эффективности использования рекреационного потенциала, а также функционирование рекреационно-туристского комплекса Согдийской области не затронуты в полном объеме. В целом все это предопределило выбор и актуальность настоящего исследования и обусловило его содержание, цели, задачи и структуру.

Теоретической и методологической основой диссертации послужили фундаментальные труды, зарубежных и отечественных экономистов в области

региональной экономики, социально-экономического развития региона, анализа экономических, социальных и организационных проблем рекреационной деятельности и повышения её конкурентоспособности.

І . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования. Целью исследования является обобщение и развитие теоретико-методических положений, а также разработка практических рекомендаций, направленных на повышение эффективного использования рекреационного потенциала региона в обеспечении социально-экономического развития.

Объектом исследования выступают совокупность организационно-экономических отношений складывающихся в процессе формирования и развития рекреационной сферы региона.

Предметом исследования является рекреационный потенциал в системе факторов социально-экономического развития Согдийской области Республики Таджикистан.

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели в диссертационной работе определены следующие основные задачи:

- изучить теоретические аспекты рекреации, рекреационного потенциала региона и методы его оценки;
- изучить зарубежный опыт по повышению уровня использования регионального рекреационного потенциала;
- проанализировать особенности развития рекреационной сферы в Согдийской области и оценить ее природно-ресурсную составляющую;
- классифицировать факторы, влияющие на рациональное использование рекреационного потенциала региона;
- разработать механизм повышения конкурентоспособности рекреационной отрасли региона и обосновать основные направления по экономическому стимулированию предприятий рекреационной сферы;
- предложить рекомендации по разработке целевой программы развития рекреационного комплекса Согдийской области.

Методы исследования. В диссертационной работе использовались комплексные общенаучные методы исследования, такие как: научная абстракция, анализ и синтез, системный и ресурсный подходы, методы диалектической логики, статистического анализа.

Область исследования. Содержание диссертации соответствует номенклатуре паспорта специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика): п. 3.16 - Разработка методологии анализа и методики оценки функционирования корпоративных структур, малого и среднего бизнеса, предприятий общественного сектора и некоммерческих организаций в регионах и административных районах. Проблемы рационального использования региональных материальных и нематериальных активов – природных ресурсов, материально-технической базы, человеческого капитала и др.; п. 3.19 - Эффективность использования факторов производства в развитии региональной экономики. Закономерности и

особенности организации и управления экономическими структурами в регионах. Абсолютные и относительные преимущества региональных экономических кластеров.

Этапы исследования. Диссертационная работа выполнена в период 2016-2019 гг.

Основная информационная и экспериментальная база исследования. Диссертационная работа выполнена на кафедре экономики предприятий и региона Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Информационную основу исследования составили данные Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, данные Комитета по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан, фондовые материалы Главного управления геологии при Правительстве Республики Таджикистан, законодательные и нормативные документы органов государственной власти, данные международных организаций, научные публикации и статьи, аналитические материалы международных экспертных ассоциаций, интернет-ресурсы.

Достоверность результатов исследований подтверждается экспериментами, достоверностью данных, достаточным объемом материалов исследования, статистической обработкой результатов исследований, публикациями. Выводы и рекомендации основаны на научном анализе результатов теоретических и экспериментальных исследований.

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертационного исследования заключается в развитии теоретических положений, а также определении рекреационного потенциала региона и разработке комплекса практических рекомендаций направленных на повышение эффективности использования рекреационного потенциала в обеспечении социально-экономического развития Согдийской области.

Основные результаты, носящие элементы новизны, заключаются в следующем:

– систематизированы теоретические подходы к определению понятия «рекреационный потенциал региона». Предложена собственная трактовка к данной категории, понимаемая как совокупность всех ресурсов рекреационной системы и рыночного потенциала региона, которые могут использоваться в воспроизводстве рекреационных услуг. С позиции рыночного подхода обосновано, что рекреационный потенциал помимо совокупности ресурсов (природные, финансовые, трудовые и др.), также включает потребительский, производственный и инфраструктурный потенциалы;

– доказано, что при оценке рекреационного потенциала ресурсный и системный подходы приемлемы, однако их реализация из-за отсутствия целостной информационной базы, которая в полной мере отражала бы уровень развития рекреационной сферы, представляется достаточно сложным. Поэтому, при оценке рекреационного потенциала Согдийской области являются определяющими: оценка работы ключевых рекреационных учреждений, деятельность которых непосредственно определяет характер, направления и степень использования рекреационного потенциала региона; применение

ресурсного подхода к оценке разного рода ресурсов, которые имеют непосредственное отношение к рекреационному потенциалу, а также обеспечивают оптимальное функционирование рекреационной сферы в регионе в целом;

– определены основные направления и меры повышения эффективности использования рекреационного потенциала, используемые зарубежными странами базирующиеся на: составление целевых программ по развитию туристско-рекреационного комплекса на уровне государства и регионов; разработке конкретных мероприятий по достижению поставленной стратегической цели, а именно улучшение инвестиционного климата; государственное регулирование развития рекреационной отрасли;

– произведена оценка состояния использования рекреационного потенциала, посредством анализа показателей функционирования деятельности субъектов рекреационного хозяйствования и природно-ресурсной составляющей рекреационного потенциала Согдийской области. В результате чего установлено неэффективное управление рекреационными возможностями проявляющиеся в малой рентабельности сети предприятий рекреационного обслуживания, а также в не задействованности значительных природно-рекреационных ресурсов для обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона;

– обосновано, что на степень развития рекреационного потенциала Согдийской области оказывает влияние ряд ограничительных факторов, выраженных в низкой инвестиционной активности, недостаточности высококвалифицированных кадров, моральном и физическом износе инфраструктуры, отсутствии единой информационной базы, а также несовершенстве системы сбора и обработки статистической информации и отсутствии целевой программы развития;

– разработан механизм в виде последовательности этапов, направленных на повышение конкурентоспособности, формирования и поддержание конкурентных преимуществ рекреационной отрасли региона; предложен алгоритм развития и эффективного использования рекреационного потенциала региона и обоснованы основные направления по экономическому стимулированию предприятий рекреационной системы Согдийской области;

– предложена целевая программа развития рекреационно-туристического комплекса Согдийской области, направленная на задействование в хозяйственный оборот ценных рекреационных ресурсов, создание новых рабочих мест, активизацию инвестиционной деятельности, переход на новый качественный уровень в рекреационном обслуживании, улучшение социально-экономической ситуации в регионе.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что теоретические, методологические положения, выводы и рекомендации, представленные в диссертации, могут быть использованы для оценки и эффективного использования рекреационного потенциала, а также

экономического стимулирования предприятий региональной рекреационной системы.

Практическая значимость исследования состоит в том, что выводы и рекомендации работы могут быть использованы региональными органами государственной власти и Комитетом по туризму при Правительстве Республики Таджикистан при подготовке программ по развитию туристско-рекреационного комплекса региона, а также разработке и совершенствованию нормативных актов по региональному развитию в сфере рекреации и туризма.

Основные положения исследования, выносимые на защиту:

– усовершенствован понятийно-категориальный аппарат исследования, а именно толкование понятия «рекреационный потенциал региона», что дает более точное представление о его социально-экономической природе и эффективности использования;

– обоснована приемлемость ресурсного и системного подходов к оценке рекреационного потенциала региона, изучена методика оценки развития региональной рекреационной системы;

– на основе анализа зарубежного опыта по развитию и функционированию рекреационной отрасли определены основные направления и меры по повышению эффективности использования рекреационного потенциала региона;

– определен низкий уровень использования рыночных и природно-ресурсных составляющих рекреационного потенциала Согдийской области Республики Таджикистан;

– систематизированы ключевые факторы, негативно влияющие на степень функционирования туристско-рекреационного комплекса и повышение использования его потенциала;

– предложены основные направления по повышению использования рекреационного потенциала Согдийской области, обоснованы меры по экономическому стимулированию предприятий данной отрасли, а так же целевой программы.

Личный вклад соискателя. Все этапы реализации плана диссертационного исследования проводились при непосредственном участии автора, такие как разработка темы, ее обоснование и актуальность, цель и задачи исследования. Автор внес существенный вклад в разработку механизмов развития рекреационной системы Согдийской области и более полного использования ее потенциала. Достоверность результатов исследования обеспечены методологической обоснованностью методики, базирующейся на теоретических позициях экономической науки, репрезентативностью экспериментальных данных, подтвердивших правильность выдвинутых гипотез, а также апробацией полученных результатов.

Апробация результатов исследования. Основные результаты проведенного исследования докладывались на научно-практических конференциях в Таджикском государственном университете права, бизнеса и политики коммерции (2016-2019 гг.), Институте экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции (2016-2019 гг.), а

также в региональных научных конференциях молодых ученых (2016-2019 гг.). Реализация результатов исследований. Материалы и результаты диссертационного исследования рассмотрены, одобрены и используются отделом по развитию туризма исполнительного органа государственной власти Согдийской области Республики Таджикистан при разработке программы развития туристско-рекреационного комплекса в регионе (справка о внедрении №2513-7/7а от 26.11.2019). Теоретические положения, разработанные в диссертации, используются в процессе преподавания курсов «Туризм и Рекреация», «Региональная экономика», а также при проведении спецкурсов по профильным дисциплинам в Таджикском государственном университете права, бизнеса и политики (справка о внедрении №1683 от 26.11.2019).

Публикации результатов диссертации. Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 8 научных работах общим объемом авторского текста 3,6 п.л. в том числе 3 статьи в рецензируемых изданиях ВАК при Президенте Республике Таджикистан.

Структура диссертационного исследования обусловлена целью диссертации и поставленными задачами работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения и списка использованной литературы. Объем диссертации составляет 156 страниц.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении сформулированы актуальность и степень разработанности темы, определены цели и задачи, объект и предмет, его научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертации.

В первой главе - **«Теоретические и методические основы рекреационного потенциала региона и эффективность его использования»** - рассмотрена сущностная характеристика рекреационного потенциала и его современная трактовка, изучены методические подходы к оценке рекреационного потенциала региона и зарубежный опыт его использования.

Теоретический анализ современных трактовок рекреационного потенциала дал возможность определить основные характеристики данного явления, которые заключаются в следующем:

во-первых, совокупность природно-климатических, культурно-духовных, оздоровительных и др. ресурсов, т.е. разные виды ресурсов, которые используются или могут использоваться в процессе производства рекреационных услуг;

во-вторых, выявленные ресурсы, которые требуют преобразования для их прямого использования при предоставлении рекреационных услуг.

В работе на основе анализа различных трактовок относительно рекреационного потенциала выявлена непроизводительная его особенность, а именно рекреация населения проявляется как затраты государства, а не форма хозяйствования, которая обеспечивает социально-экономическое развитие территории. Кроме того рекреационный потенциал необходимо определить в контексте производственного потенциала региона. Именно хозяйственная система использует производственный потенциал региона и производит рекреационные услуги.

С этой точки зрения методологический подход к понятию рекреационный потенциал существенно меняется. На наш взгляд, трудовые, капитальные, информационные, инновационные и др. ресурсы региона, которые привлекаются в процессе воспроизводства рекреационных услуг также выступают как элементы рекреационного потенциала. Вместе с тем, все элементы рекреационной системы также имеют производственный потенциал, и использование их повышает эффективность использования рекреационного потенциала региона (см. рисунок 1). Самым простым примером могут служить основные производственные фонды рекреаторов. Здесь необходимо отметить, что в Таджикистане основные фонды рекреаторов и инфраструктурных объектов в основном строили в период функционирования Советского Союза, что в условиях рыночного хозяйствования их производственные потенциалы минимально используются.




Рисунок 1. Структура рекреационной системы региона²

С этой точки зрения целесообразно включить производственные потенциалы, другие элементы рекреационной системы в рекреационный потенциал. С позиции хозяйственной деятельности рекреационной сферы региона, которая обеспечивает рыночный потенциал и эффективность функционирования и развития рекреационной системы, является потенциал спроса на рекреационные услуги. Ибо именно эта фаза воспроизводственного процесса стала ключевым фактором спада эффективности рекреационной сферы экономики. Также, помимо привлечения рекреантов из региона, при привлечении рекреантов из других регионов страны, способствует расширению рыночного рекреационного потенциала. При этом, формирование рекреационного потенциала региона обусловлено возможностью использования рекреационных ресурсов в организации и развитии туристско-рекреационной деятельности в регионе.

Обобщая выше изложенные положения и учитывая особенности системности рекреационной деятельности, можно предположить, что

² Разработано автором

сущностную основу рекреационного потенциала составляют ресурсный и рыночный подходы. Мы исходим из того, что рыночный потенциал состоит из потребительского, производственного и инфраструктурного потенциалов.

Таким образом, в нашем понимании, рекреационный потенциал – это совокупность всех ресурсов рекреационной системы и рыночного потенциала региона, которые могут использоваться в воспроизводстве рекреационных услуг. Такой подход к пониманию сущности рекреационного потенциала дает более точное представление об её социально-экономической природе и оценке эффективности их использования.

Для осуществления правильных, экономически обоснованных мероприятий, касающихся рекреационной сферы в регионе, необходимо проведение исследований, касающихся оценки рекреационного потенциала региона (РПР), путем использования различных методических подходов. Именно на основе результатов комплексной диагностики возможно определение ключевых проблем, существующих в регионе относительно рекреационной отрасли, формирования конструктивных управленческих решений по их решению, а затем и дальнейшего выбора путей, методов и инструментов достижения сбалансированного развития РПР.

Методические подходы группы исследователей В.Г. Прудского, Л.Г. Буриымовой, Д.П. Головика, А.И. Литвака позволяют оценить туристско-рекреационный потенциал региона с использованием 54 показателя, объединенные в 5 групп ресурсов: культурные, природные, оздоровительные и инфраструктурные, трудовые³. Наибольшее количество показателей отнесено к группе инфраструктурных ресурсов.

В целом систематизация различных методологических подходов в диссертационной работе относительно оценки рекреационного потенциала региона позволяет сделать определенные выводы:

1) существующие методологические подходы имеют свои преимущества и недостатки и могут применяться для оценки потенциала в определенных условиях. Большинство исследований, представленных в научной литературе сосредоточивают внимание на отдельных компонентах потенциала, чаще всего ресурсном.

2) ряд специалистов отмечают, и мы согласны с ними, что для оценки рекреационного потенциала следует применять системный подход, однако в пределах его реализации сталкиваются с проблемой недостаточности информационного обеспечения, что существенно затрудняет возможность оценки отдельных показателей составляющих рекреационного потенциала.

С учётом выше сказанного считаем, что использование выявленных подходов в условиях регионов Республики Таджикистан из-за отсутствия целостной статистической информации, которая в полной мере отражала бы уровень развития рекреационной сферы, представляется достаточно сложным.

³Литвак, А.И. Интегральная оценка туристско-рекреационного потенциала региона: автореф. дис. кан. экон. наук: 08.00.05 / А.И. Литвак. - Кемерово, 2010. - С. 10; Прудский, В.Г. Туристский потенциал регионов Российской Федерации: понятие, структура, оценка / В.Г. Прудский, Л.Г. Буриимова, Д.П. Голиков. – Пермь: Перм. гос. ун-т, 2005. - 78 с.

Кроме того методика оценки явлений зависит от развитости сложившейся хозяйственной региональной рекреационной системы. Поэтому, основными ключевыми признаками, опираясь на которые следует проводить оценку рекреационного потенциала, являются:

- оценка работы ключевых рекреационных учреждений, деятельность которых непосредственно определяет характер, направления и темпы развития рекреационного потенциала региона;
- применение ресурсного подхода к оценке разного рода ресурсов, которые имеют непосредственное отношение к рекреационному потенциалу, а также обеспечивают оптимальное функционирование рекреационной сферы в регионе в целом.

Использование рекреационного потенциала в последние годы раскрывает особенности социально-экономического развития в мире и в нашей стране в частности. Анализ международного опыта развития рекреации и эффективного использования его потенциала, организации управления рекреационно-туристическим хозяйством и предоставлением рекреационных услуг показывает, что рекреация является мощным источником развития городов, регионов, страны и способствует повышению благосостояния населения.

Практический интерес для регионов Республики Таджикистан относительно моделей использования туристско-рекреационного потенциала представляет опыт Турции и Египта, которые смогли задействовать государственные рычаги управления в поддержку развития и эффективного использования потенциала данной сферы, России, обладающей не только значительными ресурсами, но и стремящейся усилить потенциал по управлению туристско-рекреационным комплексом, Казахстана, где активно прорабатываются нормативно – законодательные аспекты развития туристско-рекреационного комплекса.

По результатам исследования зарубежного опыта выявлено, что политика государств по эффективному использованию рекреационного потенциала направлена на: 1) составление целевых программ по развитию туристско-рекреационного комплекса на уровне государства и регионов; 2) разработку конкретных мероприятий по достижению поставленной стратегической цели, а именно улучшение инвестиционного климата; 3) государственное регулирование развития рекреационной отрасли.

Во второй главе - **«Состояние, тенденции и факторы, влияющие на использование рекреационного потенциала Согдийской области»** - проанализированы особенности функционирования рекреационной сферы региона, проведена оценка природно-рекреационного потенциала Согдийской области, а также раскрыты факторы, отрицательно влияющие на рациональное использования регионального рекреационного потенциала.

Регионы страны для улучшения своего экономического и социального развития должны эффективно использовать рекреационный потенциал. В связи с этим в работе проанализированы особенности развития сети предприятий рекреационного обслуживания в Согдийской области, которые составляют материально-техническую базу и рекреационную инфраструктуру.

Проведенный анализ в диссертационной работе относительно туристско-рекреационных учреждений в разрезе регионов показал, что всего в республике в 2018 году функционировало 39 санаториев, распределённых по всей территории следующим образом: Согдийская область и РРП - 14 и 13 единиц соответственно; в ГБАО и Хатлонской областях одинаковое количество. Согласно статистическим данным, в 2018 году в Таджикистане действовали всего лишь 5 единиц детских лагерей, из которых четыре единицы расположены в Согдийской области и одна в РРП. Лечебных центров и оздоровительных клиник всего в республике насчитывалось 8 единиц: в Согдийской области 5 единиц, в Хатлонской области - 1 единица, в РРП - 2 единицы. Кроме того, всего в республике существуют 9 единиц домов отдыха и 2 единицы туристических баз.

В ниже приведенной таблице проиллюстрирована деятельность сети предприятий рекреационного обслуживания в Согдийской области, которые составляют материально-техническую базу и рекреационную инфраструктуру.

Таблица 1. – Общая характеристика деятельности санаторных учреждений Согдийской области

Наименование	Количество номеров (единица)	Общая площадь номеров, м ³	Количество коек-мест (единица)	Среднее количество работников в 2018 г. (чел.)	Количество обслуженных клиентов в 2018 г. (чел.)
Бахористон	436	1237,8	868	549	20949
доля в %	42,3	11,1	37,6	46,5	19,4
Зумард	160	1680	440	295	77300
доля в %	15,5	15,0	19,1	25,0	71,6
Хаватаг	27	302,4	47	14	1005
доля в %	2,6	2,7	2,0	1,2	0,9
Сохил	41	188	77	26	952
доля в %	3,9	1,7	3,3	2,2	0,9
Усмонджон	15	110	36	10	560
доля в %	1,5	0,9	1,6	0,8	0,5
Авис сити	70	789	170	45	717
доля в %	6,8	7,1	7,4	3,8	0,7
Гули Бодом	34	408	67	19	423
доля в %	3,3	3,6	2,9	1,6	0,4
Истаравшан	80	1600	200	34	539
доля в %	7,8	14,3	8,7	2,9	0,5
Уротеппа	58	744	112	35	891
доля в %	5,6	6,7	4,9	2,9	0,8
Ирам	23	650	52	28	702
доля в %	2,2	5,8	2,3	2,4	0,7
Джахондор	22	944	50	21	305
доля в %	2,1	8,4	2,2	1,8	0,3
Шифо	53	2477,6	150	96	3469
доля в %	5,1	22,2	6,5	8,1	3,2
Всего	1031	11177,8	2305	1180	107896

Источник: составлено по данным отчетностей Головного управления Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области.

На основе анализа статистических данных в диссертационной работе установлено, что за период 2010-2018 гг. происходит рост количества мест в рекреационных учреждениях региона. Так, если в 2010 году было всего 926 коек-мест, то в 2018 году их общее число в регионе увеличилось до 2305, то есть за рассматриваемый промежуток времени с увеличением количества санаторно-курортных учреждений, произошло увеличение количества мест (см. рисунок 2).




Рисунок 2. Динамика количество мест и численности отдыхающих в рекреационных учреждениях Согдийской области за период 2010-2018 гг.⁴

Диссертантом на основе анализа статистических данных установлено, что наблюдается положительная динамика в объеме оказываемых услуг со стороны рекреационных учреждений Согдийской области. Однако, при детальном анализе показателей финансово-хозяйственной деятельности санаторных учреждений, детских санаторий и оздоровительных лагерей Согдийской области в 2018 году было выявлено, что расходы связанные с выполнением работ и услуг практически во всех рекреационных объектах региона превышают доходы от предоставленных услуг. Так, например если доходы от оказанных услуг санаторием Бахористон составили 21343,5 тыс. сомони, то расходы по выполнению услуг составили 27660,2 тыс. сомони (убыток составлял 6316,7 тыс. сомони).

Исследование современного состояния рекреационной деятельности в Согдийской области показывает, что последние годы её доля в ВРП имеет рост положительной динамики. Однако доля оказанных рекреационных услуг в ВВП Республики Таджикистан и в ВРП Согдийской области не значительна. Динамика доли платных услуг в ВРП Согдийской области за период 2016 по 2018 гг. увеличилась на 2,6 раза, что оценивается как положительный тренд (см. таблицу 2).

⁴ Составлено по данным отчетностей Головного управления Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области.

Таблица 2. – Доля рекреационных услуг в ВРП Согдийской области, млн. сомони

Структура ВРП	2000	2005	2010	2013	2016	2017	2018	2018 в % к 2016
ВРП Согдийской области	486,9	1764,5	5716,2	10439,9	13876,0	16676,8	17843,8	128,6
Платные услуги	-	-	342,0	1020,0	1349,3	3333,2	3511,0	2,6 раза
доля в %			6,0	9,8	9,7	19,9	19,7	
Рекреационные услуги	-	-	-	-	31,4	34,4	46,7	148,7
доля в %					0,22	0,20	0,26	-

Источник: Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2019. – С. 10-11. Регионы Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2017. –С.317.

Динамика туристических потоков как один из видов познавательной деятельности рекреации в Согдийской области характеризуется тенденциями к увеличению активности и имеет нарастающий характер. В соответствии с проведенным исследованием, если в 2013 году численность туристических агентств в Согдийской области составляла 19 единиц, то в 2017 году их количество увеличилось до 26 единиц. Полученные доходы от предоставленных туристических услуг (без учёта НДС), за рассматриваемый период увеличились: в 2013 г. - 1324,1 тыс. сомони, в 2014 г. - 1572,2 тыс. сомони, в 2015 г. - 1532,1 тыс. сомони, в 2016 г. - 2151,1 тыс. сомони, и в 2017 г. - 2619,3 тыс. сомони. Кроме того постепенно увеличивается количество иностранных туристов: если в 2015 г. регион посетили 1205 человек, то в 2017 г. данный показатель увеличился до 2071 человека.

Рекреационное освоение региона является важной составной частью не только рационального природопользования, но и важным фактором социально-экономического развития территории. Разнообразие и уникальность природно-рекреационных ресурсов Согдийской области, дают широкую возможность для создания новых и расширения существующих санаторий, домов отдыха, турбаз и других оздоровительных объектов. Наличие богатых природно-рекреационных ресурсов в регионе потенциально является одним из факторов формирования конкурентных преимуществ (см. таблицу 3).

Таблица 3. – Природно-рекреационные ресурсы Согдийской области

Ресурсы	Характеристика
1	2
<i>Минеральные воды</i>	Общие запасы минеральных вод Таджикистана составляют 46210,18 м ³ /сутки, в том числе: 23,3% запасов представлены водами без «специфических» компонентов и свойств, 18 % - радоновыми, 19,9 % - кремнистыми, 16,5 % - сульфидными, 12,3 % - бромными и йодными, 6 % - углекислыми и 4 % - железистыми. Запасы лечебных минеральных вод Согдийской области составляют 5144,88 м ³ /сутки. В структуре минеральных вод региона наибольшая доля приходится на радоновые воды, что составляет 2820,9 м ³ /сутки.
<i>Лечебные грязи</i>	В настоящее время в пределах Республики Таджикистан разведано 18 грязевых и соленых озер, одним из которых является озеро Аксукон, расположенное в Аштском районе Согдийской области Запас лечебной грязи в озере Аксукон составляет 33210 м ³ или 62430 тонн. По оценкам специалистов запасов грязи должно хватить на 40-60 лет. Следует отметить, что лечебную грязь с этого озера вывозят не только в санатории расположенные на территории Согдийской области, но и в здравницы по всей Республике Таджикистан.
<i>Реки, озёра и горная система</i>	Наличие большого количества рек и озёр в Согдийской области способствуют привлечению большого количества туристов. Озеро Искандеркуль расположен на высоте 2195 метров над уровнем моря. Общая площадь водной поверхности озера составляет 3,4 км ² , глубина озера достигает 72 м. В регионе создан искусственный водоем, на реке Сырдарья - Кайраккумское водохранилище: длина 55 км, ширина 20 км, максимальная глубина 25 метров, а общий объем воды составляет 4,2 км ³ . Популярным туристским районом, расположенным на северо-западе Таджикистана является Фанские горы. Высшие точки гор: вершина Чимтарга -5489 м., Бодхона -5138 м., Чапдара -5050 м., Большая Ганза -5306 м., Малая Ганза - 5031 м., Замок -5070 м., Мирали -5132 м. и Энергия -5120 м.
<i>Исторические и природные памятники</i>	В настоящее время в Таджикистане более 2055 археологических, 331 архитектурных, 305 историко-революционных памятников. Для удовлетворения потребностей можно предложить посещение рекреантами старинные города Худжанд, Истаравшан, Канибадам, Исфара, Пенджикент. В Худжанде находится древняя Худжандская крепость, Мавзолей шейх Муслихиддин (XII в.), правитель Худжанда - поэт живший в XII веке, а также Мавзолей Хазрати Бобо (XIV), Мавзолей Гумбоз (XV в.) и т.д.

Источник: составлено автором по материалам исследования

Использование туристско-рекреационным комплексом рекреационного потенциала Согдийской области характеризуется относительно низким уровнем, что связано с рядом факторов накладывающих ограничения, среди которых следует выделить: неравномерность и пространственную диспропорцию в развитии территорий Согдийской области; моральный и физический износ инфраструктуры рекреационно-туристского комплекса, а

также отсутствие эффективных механизмов привлечения инвестиций в его развитие; отсутствие единой информационной базы; отсутствие целевой программы развития туристско-рекреационного комплекса Согдийской области (см. рисунок. 3).



Рисунок 3. Факторы, влияющие на использования рекреационного потенциала Согдийской области⁵

В третьей главе - «**Основные направления повышения эффективности использования рекреационного потенциала Согдийской области**» - сформулированы пути повышения конкурентоспособности рекреационной системы региона, разработан алгоритм развития и эффективного использования рекреационного потенциала региона и обоснованы основные направления по экономическому стимулированию предприятий рекреационной системы Согдийской области, предложена целевая программа развития рекреационно-туристического комплекса Согдийской области

Региональная политика содействия развитию перспективных, социально ориентированных сфер экономики, к которым относится рекреационная,

⁵ Составлено автором по материалам исследования

должна включать меры по повышению конкурентоспособности данной отрасли. Принимая это во внимание, в исследовании предложен механизм повышения конкурентоспособности рекреационной системы Согдийской области, основанный на эффективном использовании регионального рекреационного потенциала и состоящий из последовательности этапов (см. рисунок 4).




Рисунок 4. Механизм повышения конкурентоспособности рекреационной системы Согдийской области⁶

Для достижения экономического эффекта в рекреационной сфере в рамках диссертационного исследования разработан алгоритм развития и эффективного использования непосредственно регионального рекреационного потенциала, состоящего из аналитического (условия, факторы, причины), программно-целевого (определение стратегических ориентиров), практического внедрения и результативного (повышение эффективности использования) этапов, а также требующего применения совокупности методов, принципов, инструментов и рычагов воздействия (см. рисунок 5). Обеспечивая развитие рекреационной сферы региона, реализация предложенного экономического механизма способна ускорить общее региональное развитие, что отвечает основным принципам устойчивого развития территории.

⁶ Разработано автором




Рисунок 5. Алгоритм развития и эффективного использования рекреационного потенциала региона⁷

Учитывая особенности инвестиционных процессов, реализующихся в туристско-рекреационном комплексе Согдийской области, а именно существование неудовлетворённости значительной части рекреационных учреждений в достаточных инвестициях, необходима разработка механизма создания в регионе цивилизованного рынка инвестиций. Принимая это во внимание, в диссертационном исследовании предлагается проведение ряда мероприятий, с участием заинтересованных структур и руководства предприятий туристско-рекреационного комплекса (ТРК) направленных на:

⁷ Разработано автором

– решение вопросов повышения инвестиционной привлекательности предприятий туристско-рекреационного комплекса (обеспечение информационной открытости и оказания эффективной консультативной и аналитической поддержки в области инвестиционной деятельности предприятий ТРК, совместная деятельность с рейтинговыми агентствами, освещение в СМИ потенциальных возможностей предприятий ТРК Согдийской области);

– совершенствование механизма поддержки инвестиционной деятельности предприятий ТРК (расширение комплекса мер поддержки частных инвесторов, создание максимально благоприятных налоговых и административных ресурсов, в том числе механизма налоговых льгот и кредитование предприятий ТРК, упрощение процедуры включения инвестиционных проектов предприятий ТРК в государственную инвестиционную программу региона);

– решение вопроса сотрудничества с предприятиями ТРК региона (предоставление кредитов на льготных условиях, стимулирование предприятий ТРК к поиску перспективных ниш по производству рекреационных услуг);

– с целью производственно-финансового развития (реконструкция и техническое переоснащение предприятий ТРК, оптимизация структуры и ассортимента предоставляемых туристско-рекреационных услуг, повышение качества и минимизация затрат производимых услуг, оптимизация структуры источников формирования имущества, оптимизация величины кредиторской задолженности, оптимизация структуры оборотных средств с целью увеличения их ликвидности);

– с целью организационно-управленческого развития (проведение организационно-управленческой диагностики предприятий ТРК; осуществление реструктуризации, применение современных информационных технологий и программных средств, разработка и реализация программ обслуживания персонала, обеспечение эффективности деятельности человеческих ресурсов в пределах предприятия ТРК, оптимизация организационно-управленческой структуры).

Как было показано, ключевая роль в повышении конкурентоспособности региональной рекреационной системы и эффективности использования ее потенциала отводится программно-целевому методу. Данное обстоятельство обусловило разработку программы развития рекреационно-туристического комплекса Согдийской области (см. рисунок б).

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА




Рисунок 6. Схема целевой программы развития туристско-рекреационного комплекса Согдийской области

Реализация программы развития туристско-рекреационного комплекса Согдийской области окажет содействие в повышении attractiveness региона, решит вопросы развития инфраструктуры, создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций, внедрения новейших технологий как в сфере рекреации так и в других сферах, что в итоге повлияет на социально-экономическое положение региона.

III. ВЫВОДЫ

Основные научные результаты диссертации

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы и предложения:

1. Повышение эффективности использования рекреационного потенциала на основе формирования и развития туристско-рекреационного комплекса способствует развитию рациональной эксплуатации рекреационных ресурсов в контексте капиталовложений и получения эффекта, который носит долгосрочный характер. Систематизация теоретических подходов позволила автору определить рекреационный потенциал региона как совокупность всех ресурсов рекреационной системы и рыночного потенциала региона, которые могут использоваться в воспроизводстве рекреационных услуг [5-А].

2. Установлено, что существующие методологические подходы имеют свои преимущества и недостатки и могут применяться для оценки потенциала в определенных условиях. Большинство исследований, представленных в научной литературе, сосредоточивают внимание на отдельных компонентах потенциала, чаще всего на ресурсном потенциале. Ряд специалистов отмечают, что для оценки рекреационного потенциала следует применять системный подход, однако в процессе его реализации сталкиваются с проблемой недостаточности информационного обеспечения, существенно затрудняющей возможность оценки отдельных показателей составляющих рекреационного потенциала [1-А].

3. В ходе проведенного анализа зарубежного опыта по использованию рекреационного потенциала установлено, что политика государств направлена на: 1) составление целевых программ по развитию туристско-рекреационного комплекса на уровне государства и регионов; 2) разработку конкретных мероприятий по достижению поставленной стратегической цели, а именно улучшение инвестиционного климата; 3) государственное регулирование развития рекреационной отрасли [7-А].

4. На основе анализа статистических данных относительно санаториев в региональном разрезе установлено, что лидерами по количеству рекреационных объектов выступают Согдийская область и РРП - 14 и 13 единиц соответственно. В 2018 году в Таджикистане действовали всего лишь 5 единиц детских лагерей, из которых четыре единицы расположены в Согдийской области и одна в РПП. За рассмотренный промежуток времени количество санаторно-курортных учреждений на территории региона увеличилось, что соответственно привело к увеличению количества коек-

мест. В тоже время с увеличением количества предоставляемых мест, увеличился поток отдыхающих: с 42596 чел. в 2010 году до 107896 чел. в 2018 году [2-А].

5. Исследованный природно-рекреационный потенциал Согдийской области позволил выявить значительные рекреационные ресурсы связанные с наличием: целебных минеральных вод для бальнеоклиматических рекреационных учреждений, лечебных грязей, которые расположены в озере Аксукон с общим запасом 33210 м³, что составляет 62430 тонн; благоприятных климатических условий для лечения и профилактики в различных климатических районах в течении всего года; рек и озёр и привлекательной горной системы; богатого историко-культурного наследия [8-А].

6. Развитие туристско-рекреационного комплекса региона характеризуется достаточно устойчивым, хотя и невысоким темпом развития, что связано с рядом факторов, накладывающих ограничения на продолжение данного тренда в долгосрочной перспективе: неравномерность и пространственная диспропорция в развитии территорий Согдийской области; моральный и физический износ инфраструктуры рекреационно-туристского комплекса, отсутствие эффективных механизмов привлечения инвестиций в его развитие; отсутствие единой информационной базы, а также несовершенство системы сбора и обработки статистической информации [4-А].

Рекомендации по практическому использованию результатов

7. Региональная политика содействия развитию перспективных, социально ориентированных сфер экономики, к которым относится рекреационная, должна включать меры по обеспечению конкурентоспособности данной отрасли. В диссертации предложен механизм обеспечения конкурентоспособности рекреационной системы региона, реализация которого позволит: повысить конкурентный потенциал (создание новых направлений деятельности в определенных отраслях рекреации); расширить стратегические зоны рекреационного бизнеса; сформировать действенную систему управления рекреационным потенциалом региона; оптимизировать структуру экономики региона с учетом особенностей развития рекреационной сферы [3-А].

8. Для достижения экономического эффекта в рекреационной сфере в рамках диссертационного исследования предложен алгоритм развития и эффективного использования рекреационного потенциала Согдийской области, включающий следующие этапы - аналитический, программно-целевой, практическое внедрение и результативный. Кроме того разработанный алгоритм базируется на совокупности принципов и методов организационно-экономического стимулирования рекреационного потенциала региона [1-А].

9. В работе предложена региональная программа развития туристско-рекреационного комплекса, состоящая из пяти разделов: аналитико-

информационного, целевого, программных мероприятий, экономико-правового обеспечения и управления и организационного. Применение предложенной программы позволит решать актуальные для рекреационно-туристической отрасли задачи, достичь оптимального уровня рекреационного потенциала и использовать его на цели социально-экономического развития Согдийской области.

Список публикаций соискателя ученой степени

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Президенте РТ:

[1-А] **Тюряев, Дж.А.** Рекреационный потенциал региона и методы его организационно-экономического стимулирования [Текст] / Дж.А. Тюряев // Вестник ТГУПБП. – 2019. – №2 (79). – С. 67-78.

[2-А] **Тюряев, Дж.А.** Особенности развития рекреационной деятельности в регионе [Текст] / Дж.А. Тюряев, Д.Г. Аминов // Ученые записки ХГУ. –2019. – №4 (51). – С. 128-133.

[3-А] **Тюряев, Дж.А.** Механизм обеспечения конкурентоспособности рекреационной системы региона [Текст] / Дж.А. Тюряев // Вестник Таджикского национального университета. – 2019. – № 6. – С. 33-37.

Статьи, опубликованные в других журналах, изданиях и сборниках:

[4-А] **Тюряев, Дж.А.** Сущность и факторы обеспечения конкурентоспособности рекреационной системы региона [Текст] / Дж.А. Тюряев // Материалы научно-практической конференции «Развитие современной науки в Таджикистане: теория и практика». – Худжанд, Дабир, 2018. – С. 177-182.

[5-А] **Тюряев, Дж.А.** Концептуальные основы формирования территориальной рекреационной системы [Текст] / Дж.А. Тюряев, Д.Г. Аминов, С.Б. Саломов // Маводи конференсия илмию амалии вилояти олимони ҷавон «Тоҷикистон-сарзамини биҳиштосо». – Худжанд: Наби Фахрӣ, 2018. – С. 28-33.

[6-А] **Тюряев, Ҷ.А.** Рушди соҳаи сайёҳӣ ва таъсири он ба рушди иқтисодиёти миллӣ [Матн] / Ҷ.А. Тюряев // Маводи конференсияи илмӣ-назариявии ҷумҳуриявӣ «Соле, ки Пешво сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ номид». – Хучанд, 2018. – С. 16-25.

[7-А] **Тюряев, Ҷ.А.** Соли 2018 соли рушди соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ [Матн] / Ҷ.А. Тюряев // Маводи конференсияи илмӣ-амалии олимони муҳаққиқони ҷавон, магистрантон ва донишҷӯёни ДДҲБСТ «Сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ – муаррифгари фарҳанги миллӣ». – Хучанд: СИ Файзибоев М.М., 2018. – С. 143-147.

[8-А] **Тюряев, Ҷ.А.** Рушди соҳаи сайёҳӣ ҳамчун омили муҳими тараққиёти иқтисодиёти минтақа [Матн] / Ҷ.А. Тюряев // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ «Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон – нерӯи пешбари ҷомеаи муосир». – Хучанд: Ношир, 2019. – С. 306-310.

**ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ҲУҚУҚ, БИЗНЕС ВА СИЁСАТИ
ТОҶИКИСТОН**

УДК 332
ББК 65.04

Бо ҳуқуқи дастнавис

ТЮРЯЕВ ҶАМШЕД АСКАРОВИЧ

**ИҚТИДОРИ РЕКРЕАТСИОНӢ ДАР НИЗОМИ РУШДИ ИҶТИМОИЮ
ИҚТИСОДИИ МИНТАҚА (ДАР МИСОЛИ ВИЛОЯТИ СУҒДИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН)**

Ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии
халқ (иқтисодиёти минтақавӣ)

АВТОРЕФЕРАТИ

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии
номзади илмҳои иқтисодӣ

ҲУҶАНД – 2020

Диссертатсия дар кафедраи иқтисоди корхонаҳо ва минтақаи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон иҷро карда шудааст

Роҳбарони илмӣ:

Шарифзода Мумин Машокир,
доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор,
ректори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес
ва сиёсати Тоҷикистон
Аминов Дадохон Ғайбуллоевич,
номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти
кафедраи иқтисоди ҷаҳонии Донишгоҳи
давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати
Тоҷикистон

Муқарризони расмӣ:

Муҳаббатов Холназар Муҳаббатович,
доктори илмҳои географӣ, профессори
кафедраи туризм ва методикаи таълими
географияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи С. Айни
Комарова Галина Борисовна,
номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, мудир
кафедраи иқтисодиёт ва соҳибқори
Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи
давлатии тиҷорати Тоҷикистон

Муассисаи тақриздиханда:

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Ҳимояи диссертатсия санаи “30” апрели соли 2020 соати 09⁰⁰ дар ҷаласаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-023 назди Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, 735700, ш. Хучанд, микроноҳияи 17, хонаи 1 баргузор мегардад.

Бо матни пурраи диссертатсия дар сомонаи расмии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон <http://www.tsulbp.tj> ва дар китобхонаи донишгоҳи шинос шудан мумкин аст.

Авореферат “_____” _____ соли 2020 ирсол карда шудааст.

Котиби илмӣ
шӯрои диссертатсионӣ,
номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент

Самадова З.А.

МУҚАДДИМА

Муҳиммияти мавзӯи таҳқиқот. Дар марҳилаи кунунии рушди ҷомеа, шиддатнок шудани мушкилоти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ, ҳифзи саломатии инсон ва аҳолии як минтақаи муайян торафт муҳимтар шуда, як қатор эҳтиёҷот ба миён меоянд, ки қонеъгардонии онҳоро соҳаи сайёҳӣ ва рекреатсионӣ таъмин менамояд.

Ташаккули муносибатҳои иҷтимоӣ иқтисодии ин соҳа дар сатҳи минтақавӣ дар доираи ташаккул ва рушди иқтисодии рекреатсионии минтақа сурат мегирад, ки истфодаи он яке аз вазифаҳои муҳимтарин буда, дар навбати худ имкон медиҳад, ки рушди босуръати умумии иқтисодиёти минтақа, ки ба шартҳои асосии рушди босуботи маҳал мутобиқат дорад, таъмин гардад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон давоми якчанд соли охир нишондиҳандаҳои рушди соҳибқори сайёҳӣ, миқдори муассисаҳои санаторӣ, шумораи субъектҳои хизматрасонии рекреатсионӣ ва инчунин сайёҳони хориҷиву дохилӣ бомаром боло мераванд. Сиёсати давлатӣ дар самти рушди маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионӣ ба ин тамоюл мусоидат мекунад.

Дар Паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олиё Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин зикр намуд: «Сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳими бо шуғл фаро гирифтани аҳолии қобили меҳнат, баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, рушди дигар соҳаҳои хизматрасониву истеҳсолӣ, инчунин, муаррифкунандаи таъриху фарҳанг, табиат ва анъанаҳои миллӣ ба ҳисоб меравад. Барои рушди ин соҳа дар кишвар ҳамаи заминаҳои зарурии меъриии ҳуқуқӣ фароҳам оварда шуда, илова бар ин, як силсила чораҳои ҳавасмандкунӣ низ татбиқ гардидаанд. Шароити мусоиди табиӣ ва иқлими Тоҷикистон барои ба роҳ мондани хизматрасонии муосири сайёҳӣ ва инкишофи намудҳои гуногуни он имконияти беҳтарин муҳайё кардааст. Бо мақсади тараққӣ додани соҳаи сайёҳӣ, муаррифии шоистаи имкониятҳои сайёҳии мамлакат ва фарҳанги миллӣ дар арсаи байналмилалӣ, инчунин, ҷалби сармоя ба инфрасохтори сайёҳӣ пешниҳод менамоям, ки солҳои 2019-2021 дар кишвар Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон карда шавад».¹

Новобаста аз инкишофи мусбат, ташаккули фаъоли инфрасохтори бозорҳои хизматрасонии рекреатсионӣ ва сайёҳӣ, боло рафтани сифат ва васеъ шудани маҷмӯи ин хизматрасониҳо, ҳолати рушди соҳаи сайёҳӣ ва рекреатсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусусан вилояти Суғд ба имкониятҳои мавҷуда мувофиқ намебошад.

Масъалаҳои муҳими истифодаи иқтисодии рекреатсионӣ аз ҷониби маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионии вилояти Суғд метавонанд ба таври зайл бошанд: нобаробарӣ ва номутаносибии фазогӣ дар рушди ҳудуди минтақа; фаъолияти пасти сармоягузорӣ дар соҳа; норасоии кадрҳои

¹Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.12.2018 [Маводи электронӣ]. URL: <http://www.president.tj/ru/node/19089> (санаи истифодабарӣ: 12.01.2019)

баландихтисоси касбӣ; фарсудашавии маънавӣ ва физикии инфрасохтори маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионӣ; набудани базаи ягонаи иттилоотӣ ва инчунин нокомилияти низоми чамъоварӣ ва коркарди иттилооти оморӣ; баҳои сазовор надодан ба манбаъҳои сайёҳӣ-рекреатсионӣ аз нуқтаи назари ҷолибияти сармоягузори ҳудуди минтақа; набудани барномаи мақсадноки рушди маҷмааи рекреатсионии минтақа; кофӣ набудани бучети миллии табиғотӣ барои пеш бурдани маҳсулот ва хизматрасонии минтақавии сайёҳӣ-рекреатсионӣ дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ ва ғ.

Ҳамин тариқ дар вилояти Суғд зарурати ниҳоят муҳимме ҷой дорад, то ки маҷмӯи чораҳо барои истифодаи самараноки иқтисодии рекреатсионӣ ва ташаккул додани низоми маҷмааҳои муосири курортӣ санаторӣ амалӣ гарданд, ки тавонанд вазифаҳои тиббию иҷтимоӣ ва инчунин масъалаҳои иқтисодии ташакули саноати фаъолияти сайёҳӣ-рекреатсиониро дар минтақа ҳал намоянд.

Нуқтаҳои дар боло зикршуда муҳиммият ва арзиши амалии таҳқиқи иқтисодии минтақавии рекреатсионӣ ва самаранокии истифодаи онро дар матни рушди иҷтимоию иқтисодӣ ифода менамоянд.

Дарачаи омӯзиши мавзӯ. Миёни муаллифони намоёни хориҷӣ, ки дар омӯзиши ҷанбаҳои назариявӣ методологии соҳаи сайёҳӣ-рекреатсионӣ нақши муассир гузоштаанд муҳаққиқони зеринро ном бурдан ҷои аст: Преображенский В.С., Лукьянов Л.Г., Коленда Н.В., Овчаренко Л.А., Зализняк Е.А., Мироненко Н., Бочкарёв М., Новиков В.И., Симонян Г.А., Мисова О.С., Каменских Э.А., Нуделман М.С., Серебренников И.В., Татаренко В.И., Ушакова Е.О., Куклин Е.А., Егоров Е.Н., Мотрич О.В., Ячменев В.М., Туголуков Е.Ю., Мезенин О.Б., Комаров М.Е., Ахобадзе Д.Т., Карасев А.С.

Ҷанбаҳои назариявӣ амалии сайёҳӣ ва иқтисодии рекреатсионии минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳқиқоти академикҳои АИ ҶТ Назаров Т.Н., Раҳимов Р.К., Қаюмов Н.К. ва инчунин таҳқиқоти ҷунин муҳаққиқони иқтисодшинос Муҳаббатова Х.М., Розиков Б.Х., Ризоқулов Т.Р., Шарифзода М.М., Табаруков М.И., Баротов Р.Б., Қурбоншо Ғ.К., Чуршина А.В., Паганутси Н. В., Мамадҷонов С., Муқимов Р., Одилов Р., Зоидбоев З.М., Бобоҷонов С.Б., Восидов З.В., Ҳомидов Б.Х., Бегматов З.Р., Муртазоев У.И. ва дигарон баён гаштааст.

Аммо, новобаста аз аҳамияти натиҷаҳои илмӣ таҳқиқоти баррасишудаи муаллифони номбурда, масъалаи баҳогузори ташаккул ва истифодаи самараноки иқтисодии рекреатсионӣ ва инчунин фаъолияти маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионии вилояти Суғд дар шакли пурра баррасӣ нашудаанд. Дар умум ҳамаи ҷиҳатҳои зикршуда интиҳоб ва муҳиммияти ин таҳқиқот, мӯҳтаво, мақсад, вазифаҳо ва сохтори онро муайян намудаанд.

Асоси назариявӣ методологии диссертатсияро таҳқиқоти бунёдии иқтисодшиносони хориҷӣ ва ватанӣ дар соҳаи иқтисоди минтақавӣ, рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа, таҳлили масъалаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ташкилии фаъолияти рекреатсионӣ ва боло бурдани рақобатпазирии он ташкил медиҳад.

І. ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Ҳадафи таҳқиқот. Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ ин чамъбаст ва такмили муқаррароти назариявӣ ва методологӣ, инчунин коркарди тавсияҳои амалӣ оид ба баланд бардоштани истифодаи самарабахши иқтидори рекреатсионии минтақа дар таъмини рушди иҷтимоию иқтисодӣ мебошад.

Объекти таҳқиқот ин маҷмӯи муносибатҳои ташкилию иқтисодӣ мебошад, ки дар чараёни ташаккул ва рушди соҳаи рекреатсионии минтақа ба вуҷуд меоянд.

Мавзӯи таҳқиқот иқтидори рекреатсионӣ дар низоми омилҳои рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Масъалаҳои таҳқиқот. Барои расидан ба мақсади гузошташуда, дар таҳқиқоти диссертатсионӣ чунин вазифаҳои асосӣ муайян карда шудаанд:

– омӯзиши ҷиҳатҳои назариявии рекреатсия, иқтидори рекреатсионии минтақа ва методҳои баҳогузорию он;

– омӯзиши таҷрибаи хоричӣ оид ба баланд бардоштани сатҳи истифодаи иқтидори рекреатсионии минтақавӣ;

– таҳлили хосиятҳои рушди соҳаи рекреатсионӣ дар вилояти Суғд ва баҳогузорию унсурони табию манобеи он;

– гурӯҳбандии омилҳои таъсиррасон ба истифодаи оқилонаи иқтидори рекреатсионии минтақа;

– коркарди механизми баланд бурдани рақобатпазирии соҳаи рекреатсионии минтақа ва асоснок намудани самтҳои асосӣ оид ба ҳавасмандсозии иқтисодии муассасаҳои соҳаи рекреатсионӣ;

– пешниҳоди тавсияҳо оид ба коркарди барномаи мақсадноки рушди маҷмааи рекреатсионии вилояти Суғд.

Усулҳои таҳқиқот. Дар қори диссертатсионӣ методҳои маҷмӯии умумиилмӣ таҳқиқот, чун мавҳумияти илмӣ, таҳлил ва ташхис, муносибати системӣ ва манобеӣ, методҳои мантиқи диалектикӣ ва таҳлили оморӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд.

Соҳаи таҳқиқот. Мӯҳтавои диссертатсия ба талаботи феҳрасти шиносномаи ихтисоси 08.00.05 - иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: (иқтисодиёти минтақавӣ) ҷавобгӯ мебошад: б. 3.16 – Коркарди методологӣ таҳлил ва методикаи баҳодиҳии фаъолияти сохторҳои корпоративӣ, бизнеси хурду миёна, корхонаҳои бахши чамъиятӣ ва ташкилотҳои ғайритижоратӣ дар минтақаҳо ва ноҳияҳои маъмурӣ. Муаммоҳои истифодабарии оқилонаи дороиҳои моддӣ ва ғайримоддӣ минтақаҳо – захираҳои табиӣ, базаи моддӣ-техникӣ, сармояи инсонӣ ва ғайраҳо; б. 3.19 – Истифодаи самараноки омилҳои истеҳсолот дар тараққиёти иқтисодиёти минтақаҳо. Қонуниятҳо ва хусусиятҳои ташкил ва идоракунии сохторҳои иқтисодӣ дар минтақаҳо. Афзалиятҳои мутлақ ва нисбии кластерҳои иқтисодии минтақавӣ.

Марҳилаҳои таҳқиқот. Таҳқиқоти диссертатсионӣ дар давоми солҳои 2016-2019 ба иҷро расидааст.

Пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоишии таҳқиқот. Таҳқиқоти диссертсионӣ дар кафедраи иқтисодиёти корхона ва минтақаи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ба иҷро расидааст. Асоси иттилоотии таҳқиқотро додаҳои Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, додаҳои Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, маводҳои ҳазинаи Сарраёсати геологияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунгузорӣ ва ҳуҷҷатҳои меъёрии мақомоти ҳокимияти давлатӣ, додаҳои созмонҳои байналхалқӣ, нашрияҳо ва мақолаҳои илмӣ, маводҳои таҳлили асосиатсияҳои байналхалқии қоршиносон ва маводҳои интернетӣ ташкил медиҳанд.

Эътимоднокии натиҷаҳои диссертсиониро гузаронидани таҷрибаҳо, маълумоти дақиқ, маводҳои зарурӣ барои гузаронидани таҳқиқ, қорқарди омили натиҷаҳои таҳқиқот ва миқдори муайяни маводи ҷопӣ муайян менамояд. Натиҷагирӣҳо ва тавсияҳо ба таҳлили илмии натиҷаҳои назариявӣ ва таҷрибии таҳқиқот асос ёфтаанд.

Навгониҳои илмии таҳқиқот. Навгониҳои илмии таҳқиқот дар рушди ҷанбаҳои назариявӣ ва инчунин муайян намудани иқтидори рекреатсионии минтақа, қорқарди маҷмӯи тавсияҳои амалӣ барои боло бурдани самаранокии истифодаи иқтидори рекреатсионӣ дар таъмини рушди иқтисодиву иҷтимоии вилояти Суғд ифода меёбад.

Натиҷаҳои асосии дорои навгонӣ, ки барои химоя пешниҳод қарда мешаванд ҷунинанд:

– банизомдарории дидгоҳҳои назариявӣ дар мавриди муайян намудани мафҳуми «иқтидори рекреатсионии минтақа». Аз ҷониби муаллиф шарҳи ин категорияи пешниҳод шудааст, ки ҷун маҷмӯи ҳамаи манбаъҳои низоми рекреатсионӣ ва иқтидори бозаргонии минтақа, ки барои ба роҳ мондани хизматрасониҳои рекреатсионӣ истифода мегарданд тафсир ёфтааст. Аз нуқтаи назари муносибати бозаргонӣ асоснок қарда шудааст, ки иқтидори рекреатсионӣ ғайр аз маҷмӯи манбаъҳо (табӣи, молиявӣ, меҳнатӣ ва ғ.) инчунин иқтидорҳои истеъмолӣ, истеҳсолӣ ва инфрасохториро фарогир мебошад;

– ба исбот расидааст, ки ҳангоми баҳогузориҳои иқтидори рекреатсионӣ дидгоҳҳои манобей ва системӣ қормад мебошанд, аммо аз сабаби набудани базаи қормили иттилоотӣ, ки тавонад ба пуррагӣ сатҳи рушди соҳаи рекреатсиониро инъикос намояд, амалӣ намудани онҳо нисбатан мушкил аст. Аз ин рӯ, ҳангоми баҳогузориҳои иқтидори рекреатсионии вилояти Суғд ҷунин ҷиҳатҳо нақши муайянқунанда доранд: баҳогузориҳои қори муассисаҳои қалидии рекреатсионӣ, ки фаъолияти онҳо бевосита ҳосият, самт ва сатҳи истифодаи иқтидори рекреатсионии минтақаро муайян меқунанд; истифодаи муносибати манобей барои баҳогузориҳои манбаъҳои гуногун, ки паванди бевосита ба иқтидори рекреатсионӣ доранд ва инчунин амалқарди муносиби соҳаи рекреатсиониро дар қулли минтақа таъмин меқунанд;

– самтҳои асосӣ ва ҷораҳои боло бурдани самаранокии истифодаи иқтидори рекреатсионӣ, ки аз ҷониби кишваҳои ҳоричӣ истифода мегарданд муайян қарда шудаанд, ки бар ҷиҳатҳои зайл асос ёфтаанд:

таҳияи барномаҳои мақсаднок оид ба рушди маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионӣ дар сатҳи давлат ва минтақаҳо; коркарди чораҳои мушаххас оид ба даст овардани мақсадҳои стратегӣ, хусусан беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ; танзими давлатии рушди соҳаи рекреатсионӣ;

– баҳогузориҳои ҳолати истифодаи иқтисодии рекреатсионӣ тавассути таҳлили нишондодҳои амалкарди фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ рекреатсионӣ ва ҷанбаҳои табиӣю манобеи иқтисодии рекреатсионии вилояти Суғд ба роҳ монда шудааст, ки дар натиҷаи он идораи ғайрисамараноки имкониятҳои рекреатсионӣ ошкор карда шуд, ки дар ғоидабахшии пасти маҷмӯи муассисаҳои хизматрасонии рекреатсионӣ ва инчунин дар фаъол набудани манбаъҳои табиӣю рекреатсионии назаррас барои таъмини устувори рушди иҷтимоӣю иқтисодии минтақа инъикос мегардад;

– асоснок карда шуд, ки ба сатҳи рушди иқтисодии рекреатсионии вилояти Суғд як қатор омилҳои маҳдудкунанда таъсир мегузоранд, ки ба фаъолияти пасти сармоягузорӣ, нокифоягии кадрҳои баландихтисос, фарсудашавии маънавӣ ва физикии инфрасохтор, набудани базаи ягонаи иттилоотӣ, инчунин ноқомилияти низоми ҷамъовариву коркарди иттилоот ва набудани барномаи мақсадноки рушд инъикос мегардад;

– механизми дар шакли пайдарҳамии марҳилаҳо таҳия карда шудааст, ки барои баланд бардоштани рақобатпазирӣ, ташаккул додан ва дастгирии бартариятҳои рақобатии соҳаи рекреатсионии минтақа равона сохта шудааст; алгоритми рушд ва истифодаи самараноки иқтисодии рекреатсионии минтақа ироа гардида, самтҳои асосии ҳавасмандсозии иқтисодии корхонаҳои рекреатсионии вилояти Суғд асоснок карда шудаанд;

– барномаи мақсадноки рушди маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионии вилояти Суғд пешниҳод карда шудааст, ки ба фаъолсозии манбаъҳои арзишманди рекреатсионӣ дар гардиши хоҷагидорӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ, суръатбахшии фаъолияти сармоягузорӣ, гузариш ба сатҳи сифатан нави хизматрасонии рекреатсионӣ, беҳтар сохтани ҳолати иҷтимоӣю иқтисодӣ дар минтақа равона гардидааст.

Аҳамияти назарии таҳқиқот дар он ифода мегардад, ки муқаррароти назариявӣ, методологӣ, ҳулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия пешниҳодшударо барои баҳогузориҳои самараноки истифодаи иқтисодии рекреатсионӣ ва инчунин ҳавасмандсозии иқтисодии муассисаҳои низоми рекреатсионии минтақа метавон мавриди истифода қарор дод.

Аҳамияти амалии таҳқиқот аз он иборат аст, ки ҳулосаҳо ва тавсияҳои диссертатсия метавонад аз ҷониби мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва Кумитаи сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои омода намудани барномаҳои рушди маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионии минтақа ва инчунин таҳия ва комил намудани меъёрҳои ҳуқуқӣ оид ба рушди минтақавии соҳаи рекреатсия ва сайёҳӣ мавриди истифода қарор гирад.

Нуқтаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

– дастгоҳи моҳиятию категорияи таҳқиқот, маҳс шарҳи мафҳуми «иктидори рекреатсионии минтақа» мукаммал шудааст, ки оид ба табиати иҷтимоию иқтисодӣ ва самаранокии он фаҳмиши аниқ медиҳад;

– нисбати арзёбии иқтидори рекреатсионии минтақа мувофиқии дидгоҳҳои манобей ва системӣ асоснок шуда, усули арзёбии рушди низоми рекреатсионии минтақа омӯхта шудааст;

– дар асоси таҳлили таҷрибаи хориҷӣ оид ба рушд ва фаъолиятбарии соҳаи рекреатсионӣ самтҳо ва чораҳои асосӣ нисбати баланд бардоштани самаранокии истифодаи иқтидори рекреатсионии минтақа муайян шудааст;

– сатҳи пасти истифодаи унсурҳои бозорӣ ва табию манобеи иқтидори рекреатсионии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян шудааст;

– омилҳои асосии ба дараҷаи фаъолиятбарии маҷмааи сайёҳию рекреатсионӣ ва истифодаи иқтидори он таъсири манфӣ расонанда, мурағаб карда шудаанд;

– самтҳои асосӣ оид ба баланд бардоштани истифодаи иқтидори рекреатсионии вилояти Суғд пешниҳод шуда, чораҳои ҳавасмандгардонии иқтисодии корхонаҳои ин соҳа, аз он ҷумла барномаи мақсаднок асоснок шудаанд.

Саҳми шахсии довталаб. Ҳамаи марҳилаҳои амалисозии нақшаи таҳқиқоти диссертатсионӣ чун коркарди мавзӯи илмӣ, асосноккунии мубрамияти он, гузоштани мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ бо иштироки бевоситаи муаллиф баргузор шудаанд. Муаллиф дар коркарди механизмҳои рушди низоми рекреатсионии вилояти Суғд ва истифодаи пурраи иқтидори он саҳми арзандаи худро гузошт. Дурустӣ ва асоснок будани натиҷаҳои таҳқиқот тавассути асосноксозии методологии методикаи таҳқиқ, ки ба мавқеъгириҳои назариявии илми иқтисодӣ асос ёфтааст, пешниҳоди додаҳои таҷрибӣ, ки дурустии фарзияҳои ироашуда ва инчунин тасвиби натиҷаҳои бадастомадаро тасдиқ менамоянд, таъмин карда мешавад.

Таъйиди натиҷаҳои таҳқиқот. Аз рӯи натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар конференсияҳои илмӣ-амалӣ дар Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (солҳои 2016-2019), Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тижорати Тоҷикистон (солҳои 2016-2019), ва инчунин дар конференсияҳои илмӣ минтақавии олимони ҷавон (солҳои 2016-2019) маъруза карда шудааст. Амалӣ намудани натиҷаҳои таҳқиқот. Маводҳо ва натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ аз ҷониби шуъбаи рушди туризми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасиву тасдиқ шудаанд ва барои таҳияи барномаи рушди маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионӣ дар минтақа мавриди истифода қарор мегиранд (маълумотнома оид ба ҷорӣ намудан №2513-7/7а аз 26.11.2019). Ҷиҳатҳои назариявии коркардшуда дар диссертатсия дар раванди таълими курсҳои «Сайёҳӣ ва рекреатсия», «Иқтисоди минтақавӣ» ва инчунин

ҳангоми баргузор намудани курсҳои махсус аз рӯи фанҳои таҳассусӣ дар Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон мавриди истифода қарор мегиранд (маълумотнома оид ба қарор намудан №1683 аз 26.11.2019).

Интишори натиҷаҳои диссертатсия. Ҷиҳатҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 8 таълифоти илмӣ дар ҳаҷми умумии 3,6 ҷузъи ҷопӣ ба нашр расидаанд, ки аз ҷумла 3 мақолаи илмӣ дар нашрияҳои тақризишавандаи ҚОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудааст.

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия аз мақсад ва вазифаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ бармеояд. Диссертатсия аз муқаддима, 3 боб, хулоса ва рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат аст. Ҳаҷми диссертатсия аз 156 саҳифа иборат аст.

II. ҚИСМИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ

Дар муқаддима мубрамият ва сатҳи омӯзиши мавзӯи ифода ёфта, мақсаду вазифаҳо, объекту мавзӯ, навгониҳои илмӣ ва аҳамияти назариявӣ амалии диссертатсия муайян карда шудаанд.

Дар боби якум - **«Асосҳои назариявӣ ва методии иқтидори рекреатсионии минтақа ва истифодаи самараноки он»** - тавсифи моҳиятии иқтидори рекреатсионӣ ва шарҳи муносири он баррасӣ шуда, дидгоҳҳои методии баҳогузори иқтидори рекреатсионии минтақа ва таҷрибаи хориҷии истифодаи он мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд.

Таҳлили назариявии шарҳи муносири иқтидори рекреатсионӣ имконият доданд, то хосиятҳои асосии ин падида муайян карда шаванд, ки ба таври зайланд:

аввалан, маҷмӯи манбаъҳои табиӣ-иқлимӣ, фарҳангӣ-маънавӣ, таъбаҳои ва ғ., яъне навъҳои мухталифи манбаъҳо, ки дар раванди бароҳмонии хизматрасонии рекреатсионӣ истифода мешаванд ва ё метавонанд истифода гарданд;


дуввум, манбаъҳои ошкоршуда, ки аз нав шаклдиҳиро барои истифодаи бевоситаи онҳо ҳангоми расонидани хизматрасонии рекреатсионӣ талаб доранд.

Дар рисола дар заминаи таҳлили тавзеҳоти мухталиф перомунӣ иқтидори рекреатсионӣ хосияти ғайриистеҳсолии он ошкор карда шудааст, яъне рекреатсияи аҳоли чун харҷҳои давлатӣ зӯҳур менамояд ва на чун шакли хоҷагидорӣ, ки рушди иҷтимоӣ-иқтисодии худро таъмин менамояд. Ғайр аз ин зарур аст, ки иқтидори рекреатсионӣ дар қаринаи иқтидори истеҳсолии минтақа муайян карда шавад. Хусусан, низоми хоҷагидорӣ иқтидори истеҳсолии минтақаро истифода менамояд ва хизматрасонии рекреатсиониро ба роҳ меонад.

Аз ин нуқтаи назар дидгоҳи методологӣ ба мафҳуми иқтидори рекреатсионӣ ба таври назаррас тағйир меёбад. Ба андешаи мо манбаъҳои меҳнатӣ, сармоявӣ, иттилоотӣ, инноватсионӣ ва дигари минтақа низ, ки дар раванди бароҳмонии хизматрасонии рекреатсионӣ ҷалб карда мешаванд, чун унсурҳои иқтидори рекреатсионӣ баромад менамоянд. Дар айни замон ҳамаи унсурҳои низоми рекреатсионӣ низ иқтидори

рекреатсионӣ доранд ва истифодаи онҳо самаранокии истифодаи иқтидори рекреатсионии минтақаро боло мебарад. (ниг. расми 1). Мисоли аз ҳама оддӣ метавонад фондҳои асосии истеҳсолии субъектҳои хизматрасонии рекреатсионӣ бошад. Зикр намудан бамаврид аст, ки дар Тоҷикистон фондҳои асосии рекреатсионӣ ва иншоотҳои инфрасохторӣ асосан дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ сохта шудаанд ва дар шароити хоҷагидорӣ бозаргонӣ иқтидори истеҳсолии онҳо ба таври минималӣ истифода шуда истодааст.

Аз ин нуқтаи назар ворид намудани иқтидорҳои истеҳсоли ва дигар унсурони низоми рекреатсионӣ ба иқтидори рекреатсионӣ мувофиқи мақсад мебошад. Аз мавқеи фаъолияти хоҷагидорӣ соҳаи рекреатсионии минтақа, ки иқтидори бозорӣ, фаъолияти самаранок ва рушди низоми рекреатсиониро таъмин мекунад, иқтидори талабот ба хизматрасониҳои рекреатсионӣ мебошад. Зеро хусусан ин марҳилаи раванди такрористеҳсол омили калидии паст гаштани самаранокии соҳаи рекреатсионии иқтисодиёт шудааст. Инчунин ба ғайр аз ҷалби рекреантҳо аз минтақа ҷалби рекреантҳои минтақаҳои дигари кишвар ба васеъ шудани иқтидори бозаргонии рекреатсионӣ мусоидат менамояд. Зимнан ташаккули иқтидори рекреатсионии минтақа аз имконияти истифодаи манбаъҳои рекреатсионӣ дар ташкил ва рушди фаъолияти сайёҳӣ-рекреатсионӣ дар минтақа бармеояд.



Расми 1. Сохтори низоми рекреатсионии минтақа²

Бо чамъбасти ҳолатҳои дар боло зикршуда ва ба ҳисоб гирифтани хусусиятҳои системии фаъолияти рекреатсионӣ метавон ба чунин натиҷа расид, ки асосии моҳиятии иқтидори рекреатсиониро дидгоҳҳои манобей ва бозаргонӣ ташкил медиҳанд. Ба андешаи мо иқтидори бозорӣ аз иқтидорҳои истифодабарандагӣ, истеҳсоли ва инфрасохторӣ иборат мебошад.

Ҳамин тариқ, дар фаҳмиши мо иқтидори рекреатсионӣ ин маҷмӯи ҳамаи манбаъҳои низоми рекреатсионӣ ва иқтидори бозорӣ минтақа

² Аз чониби муаллиф тахия шудааст

мебошад, ки метавонанд дар такрористехсоли хизматрасониҳои рекреатсионӣ истифода гарданд. Чунин муносибат дар фаҳмиши моҳияти иқтисодии рекреатсионӣ тасаввуроти нисбатан дақиқро перомуни табиати иҷтимоӣ иқтисодии он ва баҳогузориҳои самаранокии истифодаи онҳоро фароҳам мекунад.

Барои амалӣ намудани чораҳои дуруст ва аз ҷиҳати иқтисодӣ асоснок дар соҳаи рекреатсионии минтақа зарур аст бо истифода аз муносибатҳои мухталифи методӣ таҳқиқот дар мавриди баҳогузориҳои иқтисодии рекреатсионии минтақа баргузор гардад. Хусусан дар асоси натиҷаҳои таҳлили маҷмӯӣ мумкин аст масъалаҳои калидии мавҷуда дар мавриди соҳаи рекреатсионии минтақа муайян карда шаванд, қарорҳои созандаи идорӣ барои ҳалли онҳо шакл гиранд, роҳҳои методӣ ва василаҳои ояндаи дастрасӣ ба рушди мутавозини иқтисодии рекреатсионии минтақа интихоб гарданд.

Дидгоҳҳои методии гурӯҳи муҳаққиқон чун В.Г. Прудский, Л.Г. Буримова, Д.П. Голиков ва А.И. Литвак имкон медиҳанд, ки бо истифода аз 54 нишондиҳандаи дар 5 гурӯҳи манбаъҳо муттаҳидгардида, иқтисодии сайёҳӣ-рекреатсионии минтақа баҳогузорӣ карда шаванд: фарҳангӣ, табиӣ, солимгардонӣ, инфрасохторӣ ва меҳнатӣ.³ Аксари нишондиҳандаҳо хоси гурӯҳи манбаъҳои инфрасохторӣ мебошанд.

Дар умум банизомдарории дидгоҳҳои мухталифи методологӣ дар қисми диссертатсионӣ, вобаста ба баҳогузориҳои иқтисодии рекреатсионии минтақа имкон медиҳад, ки хулосаҳои муайян бароварда шаванд:

1) Дидгоҳҳои мавҷудаи методологӣ бартарӣ ва камбудии худро доранд ва метавонанд дар баҳогузориҳои иқтисодии рекреатсионӣ дар шароитҳои муайян истифода гарданд. Аксари таҳқиқотҳо, ки дар адабиёти илмӣ муаррифӣ гардидаанд ба унсурҳои алоҳидаи иқтисодии рекреатсионӣ ва беш аз ҳама ба иқтисодии манобей тавачҷуҳ додаанд.

2) Мо ба андешаи гурӯҳе аз муҳаққиқон, ки истифодаи дидгоҳи маҷмӯиро дар баҳогузориҳои иқтисодии рекреатсионӣ муҳим медонанд, розӣ ҳастем. Аммо онҳо дар доираи амалисозии ин дидгоҳ ба мушкилоти нокифоягии таъминоти иттилоотӣ дучор гардидаанд, ки имконияти баҳогузориҳои нишондиҳандаҳои алоҳидаи иқтисодии рекреатсиониро мушкил мегардонад.

Дар заминаи гуфтаҳои боло чунин мешуморем, ки истифодаи дидгоҳҳои ошкоршуда дар шароити минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз сабаби мавҷуд набудани иттилооти пурраи оморӣ, ки тавонад ба таври қиматбахш рушди соҳаи рекреатсиониро инъикос намояд, ба таври қиматбахш мушкил ба назар мерасад. Ғайр аз ин методикаи баҳогузориҳои падида аз ҳолати рушди низоми хоҷагидорӣ минтақавии рекреатсионӣ вобастагӣ дорад. Аз ин рӯ, нишонаҳои калидӣ, ки бо таърифи онҳо баҳогузориҳои иқтисодии рекреатсионӣ ба роҳ монда мешавад ба таври қиматбахш:

³ Литвак А.И. Интегральная оценка туристско-рекреационного потенциала региона: автореф. дис. кан. экон. наук: 08.00.05 / А.И. Литвак. - Кемерово, 2010. - С. 10; Прудский В. Г. Туристский потенциал регионов Российской Федерации: понятие, структура, оценка Текст. / В.Г. Прудский, Л. Г. Буримова, Д.П. Голиков. Пермь, 2005. - 78 с.

– баҳогузори кори муассисаҳои калидии рекреатсионӣ, ки фаъолияти онҳо бевосита сифат, самт ва суръати рушди иқтисодии рекреатсионии минтақаро муайян менамояд;

– истифодаи дидгоҳи манобей дар баҳогузори навъҳои гуногуни манбаъҳо, ки бевосита ба иқтисоди рекреатсионӣ дахл мекунад ва инчунин фаъолияти муносиби соҳаи рекреатсиониро дар минтақа дар умум таъмин менамоянд.

Истифодаи иқтисоди рекреатсионӣ дар солҳои охир хосиятҳои рушди иҷтимоӣ ва иқтисодиро дар ҷаҳон ва хусусан дар кишвари мо ошкор месозад. Таҳлили таҷрибаи ҷаҳонии рушди соҳаи рекреатсионӣ ва истифодаи самараноки иқтисоди он, ташкили идораи хоҷагии рекреатсиониву туристӣ ва расонидани хизматрасонии рекреатсионӣ нишон медиҳад, ки рекреатсия сарчашмаи пуриқтисоди рушди шаҳрҳо, минтақаҳо, кишварҳо мебошад ва ба боло рафтани некӯии зиндагии аҳоли мусоидат менамояд.

Барои минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди тарҳҳои истифодаи иқтисоди туристиву рекреатсионӣ таҷрибаи Туркия ва Миср, Россия ва Қазоқистон дорои аҳамияти амалӣ мебошад.

Вобаста ба натиҷаи омӯзиши таҷрибаи хориҷӣ ошкор карда шуд, ки сиёсати давлат оид ба истифодаи самараноки иқтисоди рекреатсионӣ ба чунин самтҳо равона карда шудааст: 1) таҳияи барномаҳои мақсаднок оид ба рушди маҷмаи сайёҳӣ-рекреатсионӣ дар сатҳи давлат ва минтақаҳои он; 2) коркарди чораҳои мушаххас барои расидан ба мақсадҳои стратегии гузошташуда ва хусусан беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ; 3) танзими давлатии рушди соҳаи рекреатсионӣ.

Дар боби дуюм - «**Ҳолат, тамоюл ва омилҳои таъсиррасон ба истифодаи иқтисоди рекреатсионии вилояти Суғд**» - хосиятҳои фаъолияти соҳаи рекреатсионии минтақа таҳлил гардида, иқтисоди табиӣ-рекреатсионии вилояти Суғд баҳогузори карда шудааст. Инчунин, омилҳои ки ба таври манфӣ ба истифодаи бомаврид ва бохирадонаи иқтисоди рекреатсионии минтақавӣ таъсир мегузоранд ошкор карда шудаанд.

Минтақаҳои кишварро зарур аст, барои беҳтар намудани рушди иқтисодиву иҷтимоии худ иқтисоди рекреатсиониро самаранок истифода намоянд. Дар алоқамандӣ бо ин дар рисола хосиятҳои рушди маҷмаи муассисаҳои хизматрасонии рекреатсионӣ дар вилояти Суғд, ки асоси моддиву техникаи инфрасохтори рекреатсиониро ташкил медиҳанд мавриди таҳлил қарор гирифтаанд.

Таҳлили баргузорнамуда дар кори диссертатсионӣ вобаста ба муассисаҳои сайёҳӣ-рекреатсионӣ дар минтақаҳо нишон дод, ки дар ҷумҳурӣ дар соли 2018 ҳамагӣ 39 санатория амал менамуд, ки дар тамоми ҳудуди кишвар ба таври зайл тақсим шудаанд: Вилояти Суғд ва ноҳияҳои тобеи марказ - 14 ва 13 номгӯи ба ҳам мувофиқ; дар ВМКБ ва вилояти Хатлон шумораи якхела. Мувофиқ ба додаҳои оварда дар соли 2018 дар Тоҷикистон ҳамагӣ 5 лагери бачагона амал менамуд, ки аз онҳо 4 лагер дар вилояти Суғд ва як лагер дар ноҳияҳои тобеи марказ ҷойгир шудаанд. Марказҳои табобатӣ ва клиникаҳои беҳдоштӣ дар кишвар ҳамагӣ 8 номгӯ

мебошанд: дар вилояти Суғд 5 номгӯй, дар вилояти Хатлон – як номгӯй, дар ноҳияҳои тобеи марказ – 2 номгӯй. Ба ғайр аз ин ҳамагӣ дар кишвар 9 номгӯи хонаҳои истироҳатӣ ва 2 номгӯи базаҳои сайёҳӣ мавҷуд ҳастанд.

Чадвали 1. – Ҳосияти умумии фаъолияти муассисаҳои санаторӣ дар вилояти Суғд


Номи муассиса	Шумораи утокҳо (номгӯ)	Масоҳати умумии утокҳо, м ²	Шумораи катҳо-ҷойҳо (ҷой)	Шумораи миёнаи кормандон дар соли 2018 (нафар)	Шумораи мизочони хизматрасонидашуда дар соли 2018 (нафар)
Баҳористон	436	1237,8	868	549	20949
сахм дар%	42,3	11,1	37,6	46,5	19,4
Зумрад	160	1680	440	295	77300
сахм дар%	15,5	15,0	19,1	25,0	71,6
Ҳавотоғ	27	302,4	47	14	1005
сахм дар%	2,6	2,7	2,0	1,2	0,9
Соҳил	41	188	77	26	952
сахм дар%	3,9	1,7	3,3	2,2	0,9
Усмонҷон	15	110	36	10	560
сахм дар%	1,5	0,9	1,6	0,8	0,5
Авис сити	70	789	170	45	717
сахм дар%	6,8	7,1	7,4	3,8	0,7
Гули Бодом	34	408	67	19	423
сахм дар%	3,3	3,6	2,9	1,6	0,4
Истаравшан	80	1600	200	34	539
сахм дар%	7,8	14,3	8,7	2,9	0,5
Уротеппа	58	744	112	35	891
сахм дар%	5,6	6,7	4,9	2,9	0,8
Ирам	23	650	52	28	702
сахм дар%	2,2	5,8	2,3	2,4	0,7
Ҷаҳондор	22	944	50	21	305
сахм дар%	2,1	8,4	2,2	1,8	0,3
Шифо	53	2477,6	150	96	3469
сахм дар%	5,1	22,2	6,5	8,1	3,2
Ҳамагӣ	1031	11177,8	2305	1180	107896

Сарчашма: аз рӯи додаҳои Сарраёсати Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст.

Дар чадвали зерин фаъолияти шабакаҳои муассисаҳои хизматрасонии рекреатсионӣ дар вилояти Суғд, ки заминаи моддию техникӣ ва инфрасохтори рекреатсиониро ташкил медиҳанд, оварда шудааст.

Дар заминаи таҳлили додаҳои омории ошкор карда шуд, ки дар давраи солҳои 2010-2018 рушди шумораи ҷойҳо дар муассисаҳои рекреатсионии минтақа ба вуҷуд омадааст. Агар дар соли 2010 ҳамагӣ 926 кат-ҷой мавҷуд буд, пас дар соли 2018 шумораи умумии онҳо дар минтақа то 2305 зиёд гардид, яъне давраи баррасишаванда бо боло рафтани

шумораи муассисаҳои санаторӣ-курортӣ рушди шумораи ҷойҳо ба вучуд омад (ниг. расми 2).



Расми 2. Динамикаи шумораи ҷойҳо ва шумораи дамгирандагон дар муассисаҳои рекреатсионии вилояти Суғд дар давраи солҳои 2010-2018⁴

Дар асоси таҳлили додаҳои оморӣ аз ҷониби диссертант, ошкор карда шудааст, ки динамикаи мусбат дар ҳаҷми хизматрасонӣ аз ҷониби муассисаҳои рекреатсионии вилояти Суғд мушоҳида мегардад. Аммо дар натиҷаи таҳлили амиқи фаъолияти молиявӣ хоҷагидорӣ муассисаҳои санаторӣ, санаторияҳои бачагона ва лагерҳои табобатии вилояти Суғд дар соли 2018 ошкор гардид, ки харҷҳои алоқаманд бо иҷроиши корҳо ва хизматрасонӣ ба таври амалӣ дар ҳамаи иншоотҳои рекреатсионии минтақа аз даромадҳои хизматҳои расонидашуда баланд мебошанд. Барои мисол агар фоидаи бадастоварда аз хизматҳои расонидашуда дар осоишгоҳи Баҳористон 21343,5 ҳазор сомонӣ буд, пас харҷҳо барои расонидани хизматҳо 27660,2 ҳазор сомониро ташкил медед, (зарари молиявӣ аз 6316,7 ҳазор сомонӣ иборат буд).

Таҳқиқи ҳолати муосири фаъолияти рекреатсионӣ дар вилояти Суғд нишон медиҳад, ки солҳои охир саҳми он дар маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ (МММ) рушди динамикии мусбатро доро мебошад. Аммо саҳми хизматҳои расонидаи рекреатсионӣ дар ММҚ-и Ҷумҳурии Тоҷикистон ва МММ-и вилояти Суғд назаррас намебошад. Рушди саҳми хизматҳои пулакӣ дар МММ-и вилояти Суғд дар давоми солҳои 2016-2018 2,6 маротиба боло рафтааст, ки чун тамоюли мусбат баҳогузори мегардад. (ниг. ҷадвали 2).

⁴ Аз рӯи додаҳои Сарраёсати Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст.

Чадвали 2. – Саҳми хизматҳои рекреатсионӣ дар МММ-и вилояти Суғд, миллион сомонӣ

Соҳтор (таркиби) МММ	2000	2005	2010	2013	2016	2017	2018	2018 бо % нис. 2016
МММ-и вилояти Суғд	486,9	1764,5	5716,2	10439,9	13876,0	16676,8	17843,8	128,6
Хизматҳои пулакӣ	-	-	342,0	1020,0	1349,3	3333,2	3511,0	2,6 марот.
Саҳм бо %			6,0	9,8	9,7	19,9	19,7	
Хизматҳои рекреатсионӣ	-	-	-	-	31,4	34,4	46,7	148,7
Саҳм бо %					0,22	0,20	0,26	-

Сарчашма: Сарраёсати Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2019. – С. 10-11. Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2017. – С. 317.

Рушди гурӯҳҳои туристӣ чун яке аз навҳои фаъолияти маърифатии рекреатсия дар вилояти Суғд тамоюл ба боло рафтани фаъоли дорад ва хосияти тақвиятбахширо доро аст. Мувофиқ ба таҳқиқоти баргузоршуда, агар дар соли 2013 шумораи агентҳои сайёҳӣ дар вилояти Суғд 19 номгӯро ташкил меод, пас дар соли 2017 шумораи онҳо то ба 26 номгӯ боло рафт. Ҷоидаи бадастоварда аз хизматҳои сайёҳии пешниҳодгардида (бе ҳисоби андоз аз арзиши иловашуда) дар давраи баррасишаванда ба таври зайл боло рафтааст: дар соли 2013 – 1324,1 ҳазор сомонӣ, дар соли 2014 – 1572,2 ҳазор сомонӣ, дар соли 2015 – 1532,1 ҳазор сомонӣ, дар соли 2016 – 2151,1 ҳазор сомонӣ ва дар соли 2017 – 2619,3 ҳазор сомонӣ. Ба ғайр аз ин шумораи сайёҳони хориҷӣ тадриҷан зиёд мегардад: агар дар соли 2015 ба минтақа 1205 нафар ташриф оварда буданд, пас дар соли 2017 ин нишондиҳанда то ба 2071 нафар боло рафтааст.

Азҳудкунии рекреатсионии минтақа на танҳо унсури муҳими таркибии истифодаи оқилонаи табиат балки ҳамчунин омили муҳими рушди иҷтимоию иқтисодии ҳудуд мебошад. Гуногунӣ ва нотакрории манбаҳои табию рекреатсионии вилояти Суғд барои бунёди осоишгоҳҳо, хонаҳои истироҳатӣ, базаҳои сайёҳӣ ва дигар муассисаҳои табобатии нав ва васеъ намудани муассисаҳои мавҷуда, имконияти васеъ медиҳанд. Мавҷудияти манбаҳои бойи табию рекреатсионӣ дар минтақа ғолибан яке аз омилҳои ташаккули бартариятҳои рақобатӣ мебошанд (ниг. чадвали 3).

Ҷадвали 3. – Манбаъҳои табию рекреатсионии вилояти Суғд

Манбаъҳо	Хусусият
<i>Обҳои минералӣ</i>	Захираҳои умумии обҳои минералӣ дар Тоҷикистон аз 46210,18 м ³ /дар як шабонарӯз иборат мебошад, ки аз ҷумлаи он: 23,3% захираҳои обҳои, ки дорои унсурҳо (компонентҳо) ва хосиятҳои «маҳсул» нестанд, 18 % - обҳои родонӣ, 19,9 % - обҳои силитсӣ (хунук), 16,5 % - обҳои сулфидӣ, 12,3 % - обҳои бромӣ ва дорои йод, 6 % - карбонӣ ва 4 % - дорои оҳан. Захираҳои обҳои минералии шифоӣ дар вилояти Суғд аз 5144,88 м ³ / дар як шабонарӯз иборат мебошанд. Дар таркиби обҳои минералии минтақа аз ҳама бештар ҳиссаи обҳои дорои родон мебошанд, ки 2820,9 м ³ / дар як шабонарӯзро ташкил медиҳанд.
<i>Лойҳои шифоӣ</i>	Айни ҳол дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 18 кӯлҳои лойӣ ва намакӣ қайғӯдаанд ва яке аз онҳо кӯли Аксукон мебошад, ки дар ноҳияи Ашти вилояти Суғд ҷойгир шудааст. Захираи лойи табобатӣ дар кӯли Аксукон 33210 м ³ ё худ 62430 тоннаро ташкил медиҳад. Аз рӯи арзёбии муҳатассисон захираи лой ба 40-60 сол мерасад. Зикр намудан бамаврид аст, ки лойи табобатии ин кӯлро на танҳо ба осоишгоҳҳои (санаторияҳои) дар вилояти Суғд ҷойгиршуда, балки ба дигар табобатгоҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон низ мекашонанд.
<i>Дарёҳо, кӯлҳо ва низоми кӯҳӣ</i>	Мавҷудияти шумори зиёди дарёҳо ва кӯлҳо дар вилояти Суғд ба ҷалби шумораи зиёди сайёҳон мусоидат менамояд. Кӯли Искандаркул дар баландии 2195 метр аз сатҳи баҳр қарор гирифтааст. Масоҳати умумии сатҳи обии кӯлро 3,4 км ² , ва чуқурии кӯлро 72 м ташкил медиҳад. Дар минтақа дар дарёи Сирдарё шаршараи худсоз сохта шудааст – обанбори Қайроққум, ки дарозии он 55 км., бараш 20 км, ва чуқурии максималии он 25 метрро ташкил медиҳад. Ҳаҷми умумии оби он аз 4,2 км ³ иборат мебошад. Минтақаи машҳури туристӣ, ки дар шимолу-ғарби Тоҷикистон ҷойгир шудааст кӯҳҳои Фон мебошад. Нуқтаҳои баланди кӯҳҳо чунинанд: қуллаи Чимтарга -5489 м., Бодхона -5138 м., Чапдара - 5050 м., Ғанзаи калон -5306 м., Ғанзаи хурд - 5031 м., Қулф -5070 м., Миралӣ -5132 м. ва Энергия -5120 м.
<i>Ёдгориҳои таърихӣ ва табиӣ</i>	Айни ҳол дар Тоҷикистон зиёда аз 2055 ёдгориҳои археологӣ, 331 ёдгориҳои меъморӣ, 305 ёдгориҳои таърихиву инқилобӣ мавҷуд мебошанд. Барои қонун намудани талабот субъектҳои хизматрасонии рекреатсионӣ метавонанд боздиди чунин шаҳрҳои қадима чун Хучанд, Истаравшан, Конибодом, Исфара ва Панҷикентро пешниҳод намоянд. Дар ш. Хучанд қалъаи қадимаи Хучанд, Мақбараи (Мазори) шайх Муслиҳиддин (асри XII), мақбараи ҳокими Хучанд – шоири асри XII ва инчунин Мақбараи Ҳазрати Бобо (асри XIV), Мақбараи (Мазори) Гумбоз (асри XV) ва ғайра ҷойгир шудаанд.

Сарчашма: аз рӯи маводҳои таҳқиқот аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст

Истифода гардидани иқтидори рекреатсионии вилояти Суғд аз ҷониби маҷмаи сайёҳӣ-рекреатсионӣ нисбатан дар сатҳи паст қарор дошта, бо як қатор омилҳои маҳдудкунанда пайванд дорад, ки аз ҷумлаи онҳо метавонем омилҳои зайлро ҷудо созем: нобаробарӣ ва номутаносибии

фазогӣ дар рушди ҳудуди вилояти Суғд; фарсудашавии маънавӣ ва физикии инфрасохтори маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионӣ ва инчунин мавҷуд набудани механизмҳои самараноки ҷалби сармоя дар рушди он; набудани базаи ягонаи иттилоотӣ; набудани барномаи мақсадноки рушди маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионии вилояти Суғд (ниг. расми 3).



Расми 3. Омилҳои таъсиррасон ба истифодаи иқтисодии рекреатсионии вилояти Суғд⁵

Дар боби сеюм – «**Самтҳои асосии боло бурдани самаранокии истифодаи иқтисодии рекреатсионии вилояти Суғд**» - роҳҳои боло бурдани рақобатпазирии низоми рекреатсионии минтақа таҳия шуда, алгоритми рушд ва истифодаи самаранокии иқтисодии рекреатсионии минтақа коркарда баромада шуд. Инчунин самтҳои асосии ҳавасмандгардонии иқтисодии муассисаҳои низоми рекреатсионии вилояти Суғд асоснок карда шуда, барномаи мақсадноки рушди комплекси рекреатсиониву туристии вилояти Суғд ироа карда шудааст.

Сиёсати минтақавии мусоидат ба рушди соҳаҳои дорони дурнамо ва самти иҷтимоидошта, ки ба он соҳаи рекреатсионӣ низ дахл дорад, бояд

⁵ Аз ҷониби муаллиф аз рӯи маводҳои таҳқиқоти таҳия шудааст

чораҳои баланд бурдани рақобатпазирии ин соҳаро фарогир бошад. Бо тавачҷух ба ин дар таҳқиқот механизми боло бурдани рақобатпазирии низоми рекреатсионии вилояти Суғд ироа карда шудааст, ки ба истифодаи самараноки иқтидори рекреатсионии минтақавӣ асос ёфтааст ва аз пайдарҳамии марҳилаҳо иборат мебошад (ниг. расми 4).




Расми 4. Механизми баланд бардоштани рақобатпазирии низоми рекреатсионии вилояти Суғд⁶

Барои расидан ба самарани иқтисодӣ дар соҳаи рекреатсионӣ дар доираи таҳқиқоти диссертатсионӣ алгоритми рушд ва истифодаи самараноку бевоситаи иқтидори рекреатсионии минтақа таҳия карда шудааст, ки аз марҳилаҳои таҳлилӣ (шароит, омилҳо, сабабҳо), барномавӣ мақсадӣ ,амалинамӯй ва натиҷавӣ ва инчунин аз талаботи истифодаи маҷмӯи методҳо, принципҳо, василаҳо ва абзорҳои таъсиррасон иборат мебошад. (ниг. ба расми 5). Амалӣ намудани механизми ироашуда

⁶Аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст

рушди соҳаи рекреатсионии минтақавиро таъмин намуда, метавонад рушди умумии минтақавиро тезонад, ки ба принципҳои асосии рушди устувори ҳудуд ҷавобгӯӣ мебошад.



Расми 5. Алгоритми рушд ва истифодаи самараноки иқтисодии рекреатсионии минтақа⁷

Хосиятҳои равандҳои сармоягузорию, ки дар маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионии вилояти Суғд амалӣ шуда истодаанд ба ҳисоб гирифта, махсусан қаноатманд набудани қисмати аъзаҳои муассасаҳои рекреатсионӣ аз сармояи нокифоя ва инчунин зарурати коркарди механизми бунёди бозори мутамаддини сармоягузорию дар минтақа зикр намудан бамаврид аст. Бо тавачҷуҳ ба ин, дар таҳқиқоти диссертатсионӣ баргузор намудани як қатор чорабиниҳо бо иштироки сохторҳои рағбатдошта ва роҳбарияти

⁷ Аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст

корхонаҳои маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионӣ тавсия карда шудааст, ки ба ҷунин самтҳо равона гардидаанд:

– ҳалли масъалаҳои баланд бардоштани ҷолибияти сармоягузори корхонаҳои маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионӣ (таъмини боз будани иттилоот ва расонидани дастгирии самараноки машваратӣ ва таҳлилӣ дар соҳаи фаъолияти сармоягузори корхонаҳои маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионӣ, фаъолияти якҷоя бо агентҳои раддабандӣ, инъикоси имкониятҳои иқтисодии корхонаҳои маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионии вилояти Суғд дар ВАО);

– мукамал намудани механизми дастгирии фаъолияти сармоягузори маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионӣ (васеъ намудани маҷмуи чораҳои дастгирии сармоягузори хусусӣ, бунёди манбаъҳои бештар мусоидаткунандаи андозӣ ва маъмурӣ, аз он ҷумла механизми имтиёзҳои андозӣ ва қарздиҳӣ ба корхонаҳои маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионӣ, осон намудани раванди воридсозии лоиҳаҳои корхонаҳои маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионӣ ба барномаи давлатии сармоягузори минтақа);

– ҳалли масъалаи ҳамкорӣ бо корхонаҳои маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионии минтақа (додани қарзҳо бо шартҳои имтиёзнок, шавқманд намудани корхонаҳои маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионӣ барои ҷустани сарчашмаҳои бозғамӣ оид ба бароҳмони хизматрасониҳои рекреатсионӣ);

– бо мақсади рушди истеҳсоли молиявӣ (азнавсозӣ ва таъминоти техникаи корхонаҳои маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионӣ, муносибгардонии сохтор ва навъҳои хизматрасониҳои сайёҳӣ-рекреатсионӣ, муносибгардонии сифати хизматрасониҳо ва кам намудани харчи онҳо, муносибгардонии таркиби сарчашмаҳои ташаккули моликият, муносибгардонии ҳаҷми қарзҳои кредитӣ, муносибгардонии таркиби манбаъҳои дар гардиш буда бо мақсади боло бурдани ҷоришавии онҳо);

– бо мақсади рушди ташкилию идорӣ (баргузор намудани ташҳиси ташкилию идории корхонаҳои маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионӣ, амалӣ намудани азнавсозии сохторӣ, истифодаи технологияҳои муосири иттилоотӣ ва василаҳои барномавӣ, коркард ва амалӣ намудани барномаҳои хизматрасонӣ аз ҷониби ҳайати кормандон, таъмини самаранокии фаъолияти манбаъҳои инсонӣ дар доираи корхонаҳои маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионӣ, муносибгардонии сохтори ташкилию идории онҳо).

Чи хеле ки нишон дода шуд, нақши калидӣ дар рушди рақобатнокии низоми рекреатсионии минтақавӣ ва истифодаи самараноки иқтисодии он ба методи барномавӣ мақсаднокӣ пайванд дорад. Ҳолати мазкур боиси коркарди барномаи рушди маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионии вилояти Суғд гардид (ниг. расми б).

Амалӣ намудани барномаи рушди маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионии вилояти Суғд ба баланд бурдани ҷолибияти минтақа мусоидат намуда, масъалаҳои рушди инфрасохтор, ташкили ҷойҳои нави корӣ, ҷалби сармоягузорӣ, ворид намудани технологияҳои нав ба соҳаи рекреатсия ва дигар соҳаҳо ҳал менамояд, ки дар натиҷа ба ҳолати иҷтимоию иқтисодии минтақа таъсир мегузорад.

III. ХУЛОСА

Натиҷаҳои асосии илмӣ диссертатсия

Таҳқиқоти баргузорнамуда ба мо имкон медиҳад, ки ба чунин хулосаҳо ва тавсияҳо бирасем:

1. Баланд бурдани самаранокии истифодаи иқтидори рекреатсионӣ дар асоси ташаккул ва рушди маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионӣ ба истифодаи оқилонаи манбаъҳои рекреатсионӣ дар матни маблағгузорӣ ва гирифтани самара, ки хосияти дарозмӯҳлат дорад боис мегардад. Банизомдарории дидгоҳҳои назариявӣ ба муаллиф имкон дод иқтидори рекреатсионии минтақаро чун маҷмӯи ҳамагуна манбаъҳои низоми рекреатсионӣ ва иқтидори бозаргонии минтақа, ки ҳангоми ба роҳ мондани хизматрасониҳои рекреатсионӣ истифода мешаванд, муайян намояд [5-А].

2. Ошкор намуда шуд, ки дидгоҳҳои мавҷудаи методологӣ бартариву камбудҳои худро доранд ва метавонанд барои баҳогузориҳои иқтидор дар шароитҳои муайян мавриди истифода қарор бигиранд. Аксари таҳқиқотҳои, ки дар адабиёти илмӣ оварда шудаанд ба унсурони алоҳидаи иқтидори рекреатсионӣ ва аксаран ба унсури манобей тавачҷуҳ намудаанд. Мо ба андешаи гурӯҳи муҳаққиқоне, ки дар баҳогузориҳои иқтидори рекреатсионӣ истифодаи дидгоҳи маҷмӯиро зикр кардаанд розӣ мебошем. Аммо онҳо дар доираи ин дидгоҳ ба мушкилоти норасоии таъминоти иттилоотӣ дучор шудаанд, ки ба таври назаррас имконияти баҳогузориҳои нишондодҳои алоҳидаи таркиби иқтидори рекреатсиониро мушкил намудааст [1-А].

3. Мо дар раванди таҳлили таҷрибаи хориҷӣ дар мавриди истифодаи иқтидори рекреатсионӣ ошкор намудем, ки сиёсати давлатҳо пеш аз ҳама ба чунин самтҳо равона карда шудааст: 1) таҳияи барномаҳои мақсаднок оид ба рушди маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионӣ дар сатҳи давлат ва минтақаҳо; 2) коркарди чорабиниҳои мушаххас перомунӣ дастбӣ ба мақсадҳои стратегӣ гузошташуда ва хусусан беҳтар сохтани фазои сармоягузорӣ; 3) танзими давлатии рушди соҳаи рекреатсионӣ [7-А].

4. Дар асоси таҳлили додаҳои омӯрӣ дар хусуси осоишгоҳҳо дар сатҳи минтақавӣ ошкор карда шудааст, ки вилояти Суғд ва ноҳияҳои тобеи марказ вобаста ба шумора дар аввал қарор доранд – 14 ва 13 номгӯй мутаносибан. Дар соли 2018 дар Тоҷикистон ҳамагӣ 5 номгӯи лагерҳои бачагона амал менамуданд, ки аз онҳо 4 лагер дар вилояти Суғд ва 1 лагер дар ноҳияҳои тобеи марказ ҷойгир шудаанд. Дар замони баррасишуда шумораи муассисаҳои санаторию-курортӣ дар ҳудуди минтақа боло рафт, ки мутаносибан боиси боло рафтани шумораи катҷойҳо гардиданд. Дар як вақт бо боло рафтани шумораи ҷойҳо мавҷи истироҳаткунандагон боло рафтааст: аз 42596 нафар дар соли 2010 то ба 107896 нафар дар соли 2018 [2-А].

5. Дар диссертатсия иқтидори табиӣ рекреатсионии вилояти Суғд мавриди омӯзиш қарор дода шуд, ки имкон дод манбаъҳои назарраси рекреатсионии мавҷуда ошкор карда шаванд: обҳои шифобахши минералӣ барои муассисаҳои рекреатсионии балнеоклимӣ, лойҳои шифобахш, ки дар кӯли Аксукон дар ҳаҷми умумии 33210 м³ захира

доранд ва 62430 тоннаро ташкил медиҳанд; шароитҳои мусоиди иқлимӣ барои табобат ва пешгирӣ дар ноҳияҳои гуногуни иқлимӣ дар давоми сол; дарёҳо, кӯлҳо ва низомҳои кӯҳии ҷолиб; мероси бойи таърихиву фарҳангӣ [8-А].

6. Рушди маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионии минтақа дорои хосияти ба таври кофӣ мустаҳкам мебошад, агарчанде рушди баландро доро нест, ки бо як қатор омилҳои маҳдудкунандаи давомнокии ин тамоюл дар дурнамои дарозмӯҳлат пайванд аст: нобаробарӣ ва номутаносибии рушди ҳудудии вилояти Суғд; фарсудашаваии маънавӣ ва физикии инрасохтори маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионӣ ва набудани механизмҳои самараноки ҷалби сармоя ба рушди он; набудани базаи ягонаи иттилоотӣ ва ҳамчунин нокомилияти низоми ҷамъоварӣ ва коркарди иттилооти оморӣ [4-А].

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо

7. Сиёсати минтақавии мусоидат ба рушди соҳаҳои ояндадори самти иҷтимоидоштаи иқтисодиёт, ки соҳаи рекреатсионӣ ба он дахл дорад, бояд ҷораҳои таъмини рақобатпазириро фарогир бошад. Бо тавачҷух ба ин дар таҳқиқот механизми таъмини рақобатпазирии низоми рекреатсионии минтақа ироа карда шудааст, ки амалӣ намудани он имконият медиҳад: боло бурдани иқтидори рақобатӣ (кушодани самтҳои нави фаъолият дар соҳаҳои алоҳидаи рекреатсионӣ); васеъ намудани минтақаи бизнеси рекреатсионӣ; таъсиси низоми фаъоли идораи иқтидори рекреатсионии минтақа; муносибгардонии сохтори иқтисоди минтақа бо ба ҳисоб гирифтани хусусиятҳои рушди соҳаи рекреатсионӣ [3-А].

8. Барои дастрасӣ ба самараи иқтисодӣ дар соҳаи рекреатсионӣ дар доираи таҳқиқоти диссертатсионӣ алгоритми рушд ва истифодаи самараноки иқтидори рекреатсионии вилояти Суғд пешниҳод карда шудааст, ки чунин марҳилаҳоро фарогир аст – таҳлилӣ, барномавӣю мақсадӣ, амалӣ намудан ва натиҷавӣ. Ба ғайр аз ин алгоритми таҳияшуда ба маҷмӯи принципҳо ва методҳои ҳавасмандгардонии ташкилию иқтисодии иқтидори рекреатсионии минтақа асос ёфтааст [1-А].

9. Дар диссертатсия барномаи минтақавии рушди маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионӣ пешниҳод карда шудааст, ки аз панҷ бахш иборат мебошад: таҳлилӣ-иттилоотӣ, мақсаднокӣ, ҷораҳои барномавӣ, таъминоти иқтисодию ҳуқуқӣ ва идоранамой, ташкилӣ. Истифодаи барномаи пешниҳодшуда имконият медиҳад вазифаҳои муҳимми соҳаи сайёҳӣ-рекреатсионӣ ҳалли ҳудро ёбанд, сатҳи муносиби иқтидори рекреатсионӣ фатҳ гардад ва бо мақсади рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Суғд мавриди истифода қарор бигирад.

Номгӯи асарҳои дар мавзӯи диссертатсияи ҷопшуда:

**Мақолаҳои илмӣ, ки дар маҷаллаҳои тақризшаванда ва тавсиянамудаи
ҚОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоп шудаанд:**

[1-А] Тюрёев, Дж.А. Рекреационный потенциал региона и методы его организационно-экономического стимулирования [Текст] / Дж.А. Тюрёев // Вестник ТГУПБП. – 2019. – №2 (79). – С. 67-78.

[2-А] Тюрёев, Дж.А. Особенности развития рекреационной деятельности в регионе [Текст] / Дж.А. Тюрёев, Д.Г. Аминов // Ученые записки ХГУ. – 2019. – №4 (51). – С. 128-133.

[3-А] Тюрёев, Дж.А. Механизм обеспечения конкурентоспособности рекреационной системы региона [Текст] / Дж.А. Тюрёев // Вестник Таджикского национального университета. – 2019. – № 6. – С. 33-37.

Мақолаҳои дар дигар маҷаллаҳо ва маҷмӯаҳо ба нашр расида:

[4-А] Тюрёев, Дж.А. Сущность и факторы обеспечения конкурентоспособности рекреационной системы региона [Текст] / Дж.А. Тюрёев // Материалы научно-практической конференции «Развитие современной науки в Таджикистане: теория и практика». – Худжанд, Дабир, 2018. – С. 177-182.

[5-А] Тюрёев, Дж.А. Концептуальные основы формирования территориальной рекреационной системы [Текст] / Дж.А. Тюрёев, Д.Г. Аминов, С.Б. Саломов // Маводи конференсияи илмию амалии вилояти олимони ҷавон «Тоҷикистон-сарзамини бихиштосо». – Худжанд: Наби Фахрӣ, 2018. – С. 28-33.

[6-А] Тюрёев, Ҷ.А. Рушди соҳаи сайёҳӣ ва таъсири он ба рушди иқтисодиёти миллӣ [Матн] / Ҷ.А. Тюрёев // Маводи конференсияи илмӣ-назариявии ҷумҳуриявӣ «Соле, ки Пешво сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ номид». – Хучанд, 2018. – С. 16-25.

[7-А] Тюрёев, Ҷ.А. Соли 2018 соли рушди соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ [Матн] / Ҷ.А. Тюрёев // Маводи конференсияи илмӣ-амалии олимони, муҳаққиқони ҷавон, магистрантон ва донишҷӯёни ДДҲБСТ «Сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ – муаррифгари фарҳанги миллӣ». – Хучанд: СИ Файзибоев М.М., 2018. – С. 143-147.

[8-А] Тюрёев, Ҷ.А. Рушди соҳаи сайёҳӣ ҳамчун омилҳои муҳими тараққиёти иқтисодиёти минтақа [Матн] / Ҷ.А. Тюрёев // Маводи конференсияи ҷумҳуриявӣ илмӣ-амалӣ «Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон – нерӯи пешбари ҷомеаи муосир». – Хучанд: Ношир, 2019. – С. 306-310.

АННОТАЦИЯ

на диссертацию Тюреева Джемшеда Аскаревича на тему: «Рекреационный потенциал в системе социально-экономического развития региона (на примере Согдийской области Республики Таджикистан)»

Ключевые слова: экономика, экономика региона, социально-экономическое развитие региона, рекреационный потенциал региона, рекреационная система, рекреационные ресурсы, туристско-рекреационный комплекс, инвестиционная привлекательность.

Актуальность темы диссертационного исследования. На современном этапе развития общества, при обострении экономических, социальных и экологических проблем, все более актуальным является сохранение здоровья отдельного человека и социума конкретной территории, появляется целый спектр потребностей, реализацию которых обеспечивает туристско-рекреационная отрасль хозяйства. Формирование социально-экономических отношений в данной отрасли на региональном уровне происходит в рамках формирования и развития регионального рекреационного потенциала, использование которого является одной из важнейших задач, которая позволяет ускорить общее региональное развитие, что отвечает основным принципам устойчивого развития территории. В Согдийской области существует острая необходимость в реализации комплекса мероприятий, направленных на эффективное использование рекреационного потенциала и формирование системы современных курортно-санаторных комплексов, способных решать как медико-социальные задачи, так и экономические проблемы формирования индустрии туристско-рекреационной деятельности в регионе. Все вышеизложенное характеризует актуальность и практическую значимость исследования регионального рекреационного потенциала и эффективности его использования в контексте социально-экономического развития.

Объектом исследования выступают совокупность организационно-экономических отношений складывающихся в процессе формирования и развития рекреационной сферы региона.

Предметом исследования является рекреационный потенциал в системе факторов социально-экономического развития Согдийской области Республики Таджикистан.

Целью диссертационного исследования является обобщение и развитие теоретико-методических положений, а также разработка практических рекомендаций, направленных на повышение эффективного использования рекреационного потенциала региона в обеспечении социально-экономического развития.

Научная новизна результатов исследования заключается в развитии теоретических положений, а также определении рекреационного потенциала региона и разработке комплекса практических рекомендаций направленных на повышение эффективности использования рекреационного потенциала в обеспечении социально-экономического развития Согдийской области. В процессе исследования получены следующие результаты, определяющие научную новизну и являющиеся предметом защиты: предложена собственная трактовка к категории «рекреационный потенциал региона», определены основные направления и меры повышения эффективности использования рекреационного потенциала, используемые зарубежными странами, произведена оценка состояния использования рекреационного потенциала Согдийской области, выявлены факторы, влияющие на рациональное использование рекреационного потенциала региона, предложен алгоритм развития и эффективного использования рекреационного потенциала региона и обоснованы основные направления по экономическому стимулированию предприятий рекреационной системы Согдийской области.

АННОТАТСИЯ

ба диссертатсияи Тюръев Чамшед Аскарлович дар мавзӯи «Иқтидори рекреатсионӣ дар низоми рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)»

Калидвожаҳо: иқтисодиёт, иқтисодиёти минтақа, рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа, иқтидори рекреатсионии минтақа, низоми рекреатсионӣ, захираҳои рекреатсионӣ, маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионӣ, ҷолибнокии сармоягузорӣ.

Муҳимияти мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ. Дар марҳилаи кунунии рушди ҷомеа, шиддатнок шудани мушкилоти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ, ҳифзи саломатии инсон ва ҷомеаи як минтақаи муайян торафт муҳимтар шуда, як қатор эҳтиётот ба миён меоянд, ки қонегардонии онҳоро соҳаи сайёҳӣ ва рекреатсионӣ таъмин менамояд. Ташаккули муносибатҳои иҷтимоию иқтисодии ин соҳа дар сатҳи минтақавӣ, дар доираи ташаккул ва рушди иқтидори рекреатсионии минтақа сурат мегирад, ки истифодаи он яке аз вазифаҳои муҳимтарин буда, дар навбати худ имконият медиҳад, ки рушди босуръати умумии иқтисодиёти минтақа, ки ба шартҳои асосии рушди босуботи маҳал мутобиқат дорад, таъмин гардад. Дар вилояти Суғд зарурати татбиқи як қатор ҷорабиниҳо оид ба истифодаи самарабахши иқтидори рекреатсионӣ ва ташаккули низоми маҷмааи муосири курортӣ ва санаторӣ, ки метавонанд мушкилоти тиббию иҷтимоӣ ва иқтисодии ташаккули соҳаи фаъолияти сайёҳӣ ва рекреатсиониро дар минтақа таъмин намоянд, ба миён омадааст. Ҳамаи инҳо муҳимият ва аҳамияти амалии омӯзиши иқтидори рекреатсионии минтақавӣ ва самаранокии истифодаи онро дар шароити рушди иҷтимоию иқтисодӣ муайян мекунад.

Объекти таҳқиқот ин маҷмӯи муносибатҳои ташкилӣ ва иқтисодӣ, ки дар ҷараёни ташаккул ва рушди соҳаи рекреатсионии минтақа ба вучуд меоянд, баромад мебошад.

Предмети таҳқиқот бошад иқтидори рекреатсионӣ дар низоми омилҳои рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ ин ҷамъбаст ва такмили муқаррароти назариявӣ ва методологӣ, инчунин коркарди тавсияҳои амалӣ оид ба баланд бардоштани истифодаи самарабахши нерӯи рекреатсионии минтақа дар таъмини рушди иҷтимоию иқтисодӣ мебошад.

Навовариҳои илмии натиҷаҳои таҳқиқот аз рушди асосҳои назариявӣ, инчунин муайян кардани иқтидори рекреатсионии минтақа ва таҳияи маҷмӯи тавсияҳои амалӣ оид ба баланд бардоштани самаранокии истифодаи нерӯи рекреатсионӣ дар таъмини рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Суғд иборат аст. Дар ҷараёни омӯзиш, натиҷаҳои наво ба даст оварда шуданд, ки навовариҳои илмиро муайян намуда, мавзӯи ҳимоя мебошанд: тафсири муаллифии мафҳуми “иқтидори рекреатсионии минтақа” пешниҳод карда шудааст, самтҳои асосӣ ва тадбирҳои баланд бардоштани самаранокии истифодаи иқтидори рекреатсионии кишварҳои хориҷӣ муайян карда шудаанд, вазъи истифодаи иқтидори рекреатсионии вилояти Суғд арзёбӣ карда шуда, омилҳои, ки ба истифодаи оқилонаи иқтидори рекреатсионии минтақа таъсир мерасонанд, муайян карда шудаанд, алгоритми рушд ва самаранок истифодабарии иқтидори рекреатсионии минтақа пешниҳод карда шуда, самтҳои асосии ҳавасмандкунии иқтисодии корхонаҳои низоми рекреатсионии вилояти Суғд асоснок карда шудаанд.

ANNOTATION

for the dissertation of Tyuryaev Dzhamshed Askarovich on the topic: "Recreational potential in the system of socio-economic development of the region (on the example of the Sugd region of the Republic of Tajikistan)"

Keywords: economy, region's economy, socio-economic development of the region, the recreational potential of the region, the recreational system, recreational resources, tourist and recreational complex, investment attractiveness.

The relevance of the topic of dissertation research. At the present stage of development of society, with the exacerbation of economic, social and environmental problems, it is becoming increasingly important to maintain the health of an individual and society of a particular territory, a whole range of needs appears, the realization of which is provided by the tourism and recreation industry. The formation of socio-economic relations in this industry at the regional level occurs within the framework of the formation and development of regional recreational potential, the use of which is one of the most important tasks, which allows to accelerate the overall regional development, which meets the basic principles of sustainable development of the territory. In the Sugd region, there is an urgent need to implement a set of measures aimed at the effective use of recreational potential and the formation of a system of modern resort and sanatorium complexes that can solve both medical and social problems and the economic problems of forming an industry of tourist and recreational activities in the region. All of the above characterizes the relevance and practical significance of the study of regional recreational potential and the effectiveness of its use in the context of socio-economic development.

The object of the research is the totality of organizational and economic relations that are taking shape in the process of formation and development of the recreational sphere of the region.

The subject of the research is the recreational potential in the system of factors of socioeconomic development of the Sugd region of the Republic of Tajikistan.

The purpose of the dissertation research is the generalization and development of theoretical and methodological provisions, as well as the development of practical recommendations aimed at increasing the effective use of the recreational potential of the region in ensuring socio-economic development.

The scientific novelty of the research results lies in the development of theoretical principles, as well as the determination of the recreational potential of the region and the development of a set of practical recommendations aimed at increasing the efficiency of using the recreational potential in ensuring the socio-economic development of the Sugd region. In the process of the study, the following results were obtained that determine the scientific novelty and are the subject of protection: an own interpretation of the category "recreational potential of the region" is proposed, the main directions and measures to improve the efficiency of using the recreational potential used by foreign countries are determined, the state of use of the recreational potential of the Sugd region is assessed, factors affecting the rational use of the recreational potential of the region are identified, an algorithm is proposed. It is a summary of the development and effective use of the recreational potential of the region and substantiates the main directions for economic incentives for enterprises of the recreational system of the Sugd region.